

**ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН**

**УДК: 491.550-56**

**ББК 81.2 (точ.)**

**Н – 90**

**Ба хуқуқи дастнавис**

**НУРМАТОВА МАҚСУДА РЎЗИБОЕВНА**

**ВАЗИФАҲОИ НАҲВӢ ВА БАЪЗЕ ВИЖАГИҲОИ ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГИИ  
ФЕЉЛӢ ДАР ЗАБОНИ АДАБИИ МУОСИРИ ТОҶИКӢ**

**АВТОРЕФЕРАТИ**

**диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи  
иҳтисоси 10.02.01 – Забони тоҷикӣ**

**Душанбе – 2022**

Диссертатсия дар кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Гафуров омода гардидааст.

<b>Роҳбари илмӣ:</b>	Камолиддинов Баҳриддин – доктори илмҳои филология, профессори кафедраи услубшиносӣ ва таҳрири адабии ДМТ
<b>Мушовири илмӣ:</b>	Мирзоева Моҳира Мадиброҳимовна – доктори илми филология, профессори кафедраи услубшиносӣ ва таҳрири адабии ДМТ
<b>Муқарризони расмӣ:</b>	Гадоев Нурхон – доктори илми филология, профессори кафедраи назария ва амалияи забоншиносии Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ
	Абдуллоева Гулруҳсор Зиёдуллоевна – номзади илми филология, дотсенти кафедраи забони тоҷикии Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи С. Улугзода
<b>Муассисаи пешбар:</b>	Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдулло Рӯдакӣ

Ҳимояи диссертатсия 16 июни соли 2022 соати 15:00 дар ҷаласаи шурои диссертационии 6D. КОА-021 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, Буни Ҳисорак, бинои таълимии 10-и ДМТ, толори шурои олимони факултети филологияи тоҷик, №503) баргузор мегардад.

Бо муҳтавои диссертатсия тавассути сомонаи [www.tnu.tj](http://www.tnu.tj) дар китобхонаи марказии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо нишонии 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17 шинос шудан мумкин аст.

Автореферат “\_\_\_\_\_” соли 2022 фиристода шуд.

**Котиби илмии шурои  
диссертационӣ, доктори  
илми филология, профессор**



Ҷӯраева М. Р.

## ТАВСИФИ ҮМУМИИ ДИССЕРТАТСИЯ

Забони адабии мусори точикӣ яке аз забонҳои бою қадимӣ буда, барои ифодаи матлаби гӯянда имконоти варсеб дорад. Ҳазинаи ғании воҳидҳои луғавию фразеологӣ ва услубиу грамматикии забон имкон медиҳад, ки фикр дақиқ ва нишонрас ифода ёбад, зоро воҳидҳои муҳталифи забон вазифаҳои муайянни бадеиу эстетикиро адо мекунанд. Тамоми зебоӣ ва назокати забонро мо дар осори бадеиву публисистӣ муҳоҳида карда метавонем. Бинобар ин таҳқиқи масъалаҳои муҳталифи забони точикӣ дар асоси маводи адабиёти бадеӣ ва ВАО пахлухои норавшан ва таҳқиқнашудаи онро ошкор ҳоҳад кард. Дар ин замана омӯзиши вазифаҳои нахвии воҳидҳои фразеологӣ<sup>1</sup> саривақтӣ ва муҳим ба ҳисоб меравад. Таҳқиқоти мазкур ба вазифаи нахвии воҳидҳои фразеологиии феълӣ<sup>2</sup> дар забони адабии точикӣ бахшида шудааст.

**Мубрамии мавзуи таҳқиқот.** Дар охирҳои асри XIX ва ибтидиои асри XX майли бештар зоҳир намудани аҳли қалам ба забони гуфтугӯйӣ наздик кардани меъёри забони адабии китобӣ, ривоҷ пайдо намудани омӯзиши забони модарӣ дар таълимгоҳҳои замони шӯравӣ ва, ҳусусан, байд аз қабули Қонуни забони давлатӣ ва густариш ёфтани он дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти чомеа доманаи корбурди ин унсури забони мардумӣ боз ҳам фароҳтар гардид. Инқилоби воситаҳои электронии иттилоот, агентӣ ва шабакаҳои нав ба нави радиову телевизион на танҳо дар пойтаҳти чумхурӣ ва вилоятҳо, балки дар ноҳияҳои чумхурӣ доираи истифодаи унсурҳои забони гуфтугӯйӣ, аз чумла, ВФ-ро варсестар намуд. Зарурате пеш омад, ки забоншиносон рӯ ба таҳлилу таҳқиқи ҳамаҷонибаи ВФ оваранд ва луғатнигорон бо усули нави замонавӣ фарҳангӣ воҳидҳои фразеологӣ оғаранд. ВФ як ҳиссаи бобаракати ҳазинаи луғавии забони точикиро ташкил намуда, дар ҳамаи услубҳои забон ба кор бурда мешаванд. Агар дар услубҳои коргузории расмӣ ва илмӣ чун калимаю истилоҳоти муқаррарии забон ба кор бурда шаванд, дар услуби бадеӣ, публисистӣ-бадеӣ ва маҳсусан, дар услуби муошират ё гуфтугӯйи озод чун унсури хушбурангкунандай забон барои муассир ифода намудани фикр нақши муҳим доранд. Ба тасвири ҳодисаю воқеаҳои зиндагӣ ҳусни табии мебахшанд, зоро манбаи асосии пайдоиши ВФ забони зиндаи мардумист.

Азбаски солҳои шастуми садаи бистум соҳту таркиб ва ҳусусиятҳои маъноии ВФ-и забони точикӣ ба таври зарурӣ омӯхта нашуда буд, дар луғат вариантҳои як ВФ дар моддаҳои ҷудогона оварда шудаанд. Ин нуқсон дар асару мақолаҳои илмии ба ВФ бахшидашуда ва ҳатто дар намунаҳои дар китобҳои дарсӣ овардашуда низ ба ҷашм мерасад. Ҷунин ҳолат моро водор намуд, ки ВФ-ро аз лиҳози соҳтори нахвӣ мавриди баррасӣ қарор дода, вазифаҳои нахвии ВФФ-ро таҳқиқ намоем. Масъалаи дигаре, ки ба назари мо ҳеле муҳим, вале баҳснок менамояд, вазифаҳои нахвии он ВФ-е мебошад, ки ҳуд соҳтори чумлаи сода ё мураккаб дошта, ба вазифаи хабар ё аъзои дигари чумла омадаанд.

**Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ.** Дар забоншиносии точик таҳқиқи масъалаҳои муҳталифи назарии фразеология бо номи забоншиноси маъруф X. Мачидов иртибот дорад. Муҳаққиқ дар як силсила асарҳои бунёдӣ ва мақолаҳояш ба масъалаҳои

---

<sup>1</sup> минбаъд ВФ

<sup>2</sup> минбаъд ВФФ

маъно, сохтор, таркиби ВФ-и точикӣ<sup>3</sup> таваҷҷуҳ намуда, манбаи баромад ва қонуниятҳои ташаккули онҳоро мавриди баррасӣ қарор додааст.

Мавзуи ба вазифаи аъзои чумла омадани ВФ гуногунпахлу ва домандор буда, ба омӯзиши пажухиши амиқ ниёз дорад. Бояд қайд намуд, ки таҳқиқи масъалаҳои муҳталифи ВФ дар забоншиносии рус барвакт оғоз ёфта буд. Таҳқиқи масъалаҳои чудогонаи фразеологияи забони ҳозираи точикӣ баъд аз мақолаҳои машҳури академик В. В. Виноградов шурӯъ гардида буд [Виноградов 1977; 6-10]<sup>4</sup>. Баъди ба нашр расидани мақолаҳои академик В. В. Виноградов масъалаи мазкур на фақат дар забоншиносии рус, балки дар забоншиносии миллатҳои дигар низ мавриди баррасии ҳамачониба қарор гирифт, асару мақолаҳои зиёди илмӣ ба табъ расиданд ва дар онҳо доир ба назария, сохтори семантику грамматикий, хусусиятҳои фарқкунандай фразеологизмҳо аз воҳидҳои дигари забон баҳсҳои домандор сурат гирифтанд.

Сохтори семантикий ва грамматикии ВФ дар забоншиносии рус мукаммал омӯхта шудааст. Академик В. В. Виноградов пас аз интишори назарияи олимӣ фаронсавӣ Шарл Балли таснифоти сегонаи худро пешниҳод намуд [Балли 1955; 16]. Ў ВФ-ро ба се навъ – фразеологические сращения (рехтаҳои фразеологӣ); фразеологические единства (воҳидҳои фразеологӣ); фразеологические сочетания (пайвастҳои фразеологӣ) чудо намуд. Баъдтар ин таснифоти В. В. Виноградово профессор Н. М. Шанский такмил дода, гурӯҳи чорум – фразеологические выражение (ифодаҳои фразеологӣ)-ро илова менамояд [Шанский 1985; 126]. Яке аз мутахассисони илми фразеология, хиндушинос О. Г. Улсиферов дар бобати муайян кардани ҳаҷм ва сарҳади воҳидҳои фразеологӣ, аломатҳои фарқкунандай онҳо аз калима ва ибораҳои озод, аз таснифоти маънои воҳидҳои фразеологӣ, ба калима табдил ёфтани ибора, инчунин масъалаи ба қатори фразеологизм дохил намудани зарбулмасалу мақол ва афоризмҳо бо олимон В. В. Виноградов, А. И. Смирнитский, С. И. Ожегов, И. Е. Аничков, А. Л. Булаховский, А. А. Реформатский, В. А. Ларин, А. И. Ефимов ва дигарон баҳс кардааст [Улсиферов 1987].

Асосгузори илми фразеология Шарл Балли ибораҳоро ба чор гурӯҳ чудо намудааст: ибораҳои озод, ибораҳои маҷозӣ, қатори фразеологӣ, воҳидҳои фразеологӣ [Балли 1955; 6].

Забоншиноси испанӣ Х. Касарес се навъи ибораҳои фразеологиро нишон додааст: ибораҳои номӣ, феълӣ ва зарбулмасалҳо [ниг.: Раҳимова 2012; 10]. А. И. Смирнитский воҳидҳои фразеологиро аз ҷиҳати миқдори ҷузъҳо ба фразеологизмҳои як ҷузъи маънодор, ду ҷузъи маънодор ва бисёркалима чудо мекунад. Ба ақидаи ин забоншинос, он се навъи ВФ аз як калимаи мустақил ва ёридиҳанда ва ё аз ду зиёда калимаҳои мустақил соҳта мешаванд [Смирницикӣ 1956; 10].

Дар таҳқиқоти арзишманди забону услубинос Носирҷон Маъсумӣ «Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик», ки ба омӯзиши забон ва услуби повести С. Айнӣ «Марги судхӯр» баҳшида шудааст, доир ба ВФ ва хусусиятҳои услубии онҳо таҳти унвони «Идиоматика ва фразеология» як фасл чудо карда шудааст. Дар ин

<sup>3</sup> Маҷидов Ҳ. Фразеологияи забони ҳозираи тоҷик / Ҳ. Маҷидов. – Душанбе, 1982. – 102 с.; Фразеологическая система современного таджикского языка / Ҳ. Маҷидов. – Душанбе: Деваштич, 2006. – 409 с.

<sup>4</sup> Виноградов В. В. Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисциплины. / Избранные труды. Лексикология и лексикография. / В. В. Виноградов. – М: Наука, 1977. – 260 с.

таҳқиқот дар бораи вазифаҳои нахвии ВФ чизе гуфта нашуда бошад ҳам, Н. Маъсумӣ дар бораи соҳтори онҳо баъзе ишораҳо кардааст [Маъсумӣ 1954; 188-189]<sup>5</sup>.

Азбаски таърихи омӯзиши ВФ дар забоншиносии умумӣ ва тоҷику форс дар таҳқиқоти илмии забоншиносон Ю. А. Рубинчик [1981], Ҳ. Мацидов [2006], С. В. Хушенова [1971] ва дигарон муфассал шарҳ ёфтааст, инчунин мавзуи таҳқиқоти мониз ба вазифаҳои нахвии ВФФ-и забони мусосири адабии тоҷикӣ бахшида шудааст, қарор додем, ки ба дараҷаи омӯзиши ду масъала: якум, таснифи ВФ ва хусусиятҳои соҳторию маъноии ВФФ, дуюм, вазифаи нахвии навъҳои соҳтории ВФФ дар забонҳои тоҷикӣ ва форсӣ як назар андозем.

Омӯзиши мавзуи воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ мисли забонҳои дигар аз нимаҳои асри гузашта оғоз ёфтааст, бинобар ин доир ба баъзе паҳлухои фразеологизмҳо, аз ҷумла, вазифаҳои нахвии ибораҳои рехтаи забони тоҷикӣ дар китобҳои дарсии нимаи дуюми асри гузашта маълумоти парокандаро пайдо кардан мумкин аст. Масалан, дар фасли ҳолшарҳкунандай китоби дарсии мактабҳои олий “Забони адабии ҳозираи тоҷик” бо ВФ ифода ёфтани ҳоли тарзи амал, монандӣ ва замон зикр ёфтааст [ЗАҲТ 1986].

Дар асари илмии Б. Камолиддинов «Забон ва услуби Ҳаким Карим» [Камолиддинов 1967; 131-132]<sup>6</sup>, дар ғарбии илмии академии забони адабии ҳозираи тоҷикӣ низ маълумоти муҳтасаре доир ба вазифаҳои нахвии ВФ, аз ҷумла, ба вазифаи сараъзо ва баъзе аъзоҳои пайрав омадани онҳо зикр ёфтааст [Грамматика 1963; 120]<sup>7</sup>.

Дар фасли ҳоли тарзи амали асари илмии забоншиносон Б.Н. Ниёзмуҳаммадов, Ш.Рустамов «Баъзе масъалаҳои синтаксиси забони адабии ҳозираи тоҷик» вазифаи нахвии муайянро ичро кардани ВФ қайд шудааст [Рустамов 1998; 16-17]<sup>8</sup>. Ҳамин маълумот бо иловаи ин, ки «воҳидҳои фразеологӣ на танҳо ҳолати амали ҳабар, балки ҳолати тамоми ҷумларо мефаҳмонанд» зикр ёфта, бо якчанд намуна дар китоби дарсии мактабҳои олий – «Забони адабии ҳозираи тоҷик» оварда шудааст: *Лом нағуфта даҳани фарзандонашро мепойиданд* [Ҳ.Карим, Оқшуда, с.138]; Инобат ҳам дастонашро аз кафк тоза карду *ҷаҳон бар замин дӯҳта* ба гӯш кардан ҳозир шуд [П.Толис, Куллиёт, с. 146] [Мақсадов 1979; 147]<sup>9</sup>.

Забоншинос М. Ф. Исматуллоев дар қисми дуюми асарааш «Очеркҳои ғарбии оид ба ҳолшарҳкунандажо дар забони адабии ҳозираи тоҷик» ифодаи ҳоли тарзи амали тарикаро бо ВФ зикр кардааст [Исматуллоев 1986; 40]<sup>10</sup>. Ҷунин маълумот дар васоити таълими забоншинос М.Норматов зикр ёфта, чанд намуна оварда мешавад [Норматов 2011; 107]<sup>11</sup>.

Дар ду асари мұйтамади илмӣ соҳтори воҳидҳои фразеологии забонҳои форсӣ ва тоҷикӣ мукаммал ва амиқ таҳлилу таҳқиқ шудааст: яке – монографияи муҳаққиқ

<sup>5</sup> Маъсумӣ Н. Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик / Н. Маъсумӣ. – Сталинобод: Нашрдавтоҷ, 1959. – 295 с.

<sup>6</sup> Камолиддинов Б. Забон ва услуби Ҳаким Карим / Б. Камолиддинов. Душанбе: Ирфон, 1967. – С. 131-132.

<sup>7</sup> Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. Ҷ.2. – Душанбе: Дониш, 1986. – 372 с.

<sup>8</sup> Рустамов Ш. Мушкилоти синтаксис / Ш.Рустамов. – Душанбе: Маориф, 1998. – 125 с.

<sup>9</sup> Мақсадов Т.Лексика и фразеологияи шеваи Исфара / Т.Мақсадов. – Душанбе: Ирфон, 1972. – 208 с.

<sup>10</sup> Исматуллоев М. Ф.Очеркҳои ғарбии оид ба ҳолшарҳкунандажо дар забони адабии ҳозираи тоҷик. Ҷ.2 / М. Ф.Исматуллоев. – Душанбе: Маориф, 1986. – 128 с.

<sup>11</sup> Норматов М. Забони адабии ҳозираи тоҷик. Синтаксис. – Душанбе, 2011. – С. 107.

Ю.А.Рубинчик «Основы фразеологии персидского языка» [1981]<sup>12</sup>, дигаре – монографияи фразеологи маъруф X.Маҷидов «Фразеологическая система современного таджикского литературного языка» [2006]<sup>13</sup>.

Дар ҳар ду рисолаи илмӣ ҳам ВФ ба гурӯҳҳои номию феълӣ ва аз лиҳози соҳтори нахвӣ дар рисолаи Ю.А.Рубинчик ба ду навъ: дар қолаби ибора ва чумла, дар рисолаи X. Маҷидов ба се навъ: дар қолаби чумла, ибора ва таркибҳои ҷуфт ифода ёфтани ВФ-и забонҳои форсии тоҷикӣ мушоҳида мешавад.

Муаллифони ин рисолаҳо низоми соҳтори нахвии ВФ-и забонҳои форсии тоҷикиро ҳадафи асосии таҳқиқоти илмии худ қарор додаанд. Табиист, ки дар ҷунун рисолаҳои илмӣ вазифаҳои нахвии ВФ-и он забонҳо баррасӣ нашудаанд. Забоншинос Ю. А. Рубинчик дар боби дуюми монографияаш – «Асосҳои воҳидҳои фразеологии забони форсӣ» воҳидҳои фразеологии номӣ [Рубинчик 1981; 10-12], дар боби сеюм воҳидҳои фразеологии феълӣ [Рубинчик 1981; 17-20] ва дар боби ҷорум ҷумлаҳои фразеологиро [Рубинчик 1981; 21-22] мукаммал таҳлилу таҳқиқ менамояд.

Ягона таҳқиқоти илмӣ, ки дар он вазифаҳои нахвии воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ низ як дараҷа омӯҳта шудааст, рисолаи номзадии дотсент X. Ҷалилов «Ҳусусияти соҳторио семантикӣ ва синтаксисии воҳидҳои фразеологӣ дар забони адабии муосири тоҷик» ба шумор меравад, ки боби дуюми он ба вазифаҳои синтаксисии воҳидҳои фразеологӣ бахшида шудааст [Ҷалилов 1976]. Муаллиф дар фишурдаи рисолааш воҳидҳои фразеологии забони тоҷикиро аз ҷиҳати маъною нисбати морфологӣ ба гурӯҳҳои воҳидҳои фразеологии исмӣ, сифатӣ, зарфӣ ва феълӣ ҷудо намуда, вазифаҳои нахвии ҳар қадоми онҳоро мухтасар шарҳ медиҳад. Мақолаи илмии ў таҳти унвони «Ба вазифаи аъзоҳои ҷумла омадани воҳидҳои фразеологӣ» дар шумораи №6, мачаллаи “Мактаби советӣ” [1975] чоп шудааст.

Пас аз муддате таҳқиқгар бо ҳаммуалифии забоншиносон М.Мақсадов ва Ф. Зикриёев дастури ёрирасони таълимӣ «Дар бораи воҳидҳои фразеологӣ ва вазифаи синтаксисии онҳо» (ба ёрии студентони мактабҳои олий) ба табъ мерасонад [Мақсадов 1976; 88].

Дар ин дастури таълимӣ, ки аз тарафи забоншиносон Т.Мақсадов, Ф.Зикриёев ва X.Ҷалилов таълиф шуда буд, таҳти унвони «Дар бораи воҳидҳои фразеологӣ ва вазифаи синтаксисии онҳо» як боб ҷудо карда доир ба вазифаҳои нахвии ВФФ хеле мухтасар маълумот дода шудааст. Дар ин боб бо қадом навъҳои маъною ғрамматикӣ ифода ёфтани ҳар қадом аъзои ҷумла (мубтадо, ҳабар, муайянкунанда, пуркунанда, ҳол ва хелҳои он) таҳлилу таҳқиқ мешавад.

Дар фасли «Ифодаи ҳабар бо воҳидҳои фразеологӣ» бо шакли сифати феълӣ ифода ёфтани ҳабар, инчунин бо воҳидҳои фразеологии исмӣ, сифатӣ ва зарфӣ ифода ёфтани он ҷудогона баррасӣ гардидааст. Азбаски мавзуи таҳқиқоти мо ба вазифаи синтаксисии ВФ бахшида шудааст, мо низ дар боби дуюми рисола дар бобати ифодаи ҳабар бо шаклҳои тасрифнашаванди феъл таваққуф ҳоҳем кард.

Боби дуюми дастур «Вазифаи синтаксисии воҳидҳои фразеологӣ» [Мақсадов 1976; 38-63]<sup>14</sup> ба мавзуи таҳқиқоти илмии мо бахшида шуда, дар он ба вазифаи

<sup>12</sup> Рубинчик Ю.А. Основы фразеологии персидского языка / Ю.А.Рубинчик. – М: Наука, 1981. – 276 с.

<sup>13</sup> Маджидов X. Фразеологическая система современного таджикского языка / X. Маджидов. – Душанбе: Деваштич, 2006. – 409 с.

<sup>14</sup> Мақсадов Т., Зикриёев Ф., Ҷалилов X. Воҳидҳои фразеологӣ ва вазифаи синтаксисии онҳо. – Душанбе, 1976. – 88 с.

мубтадо, хабар, муайянкунанда, пуркунанда ва хелҳои гуногуни ҳол омадани воҳидҳои фразеологии номию феълӣ мухтасар баррасӣ гардидааст.

Дар монографияи забоншинос Б. Камолиддинов « Синонимия субстантивных словосочетаний и простых предложений» (Муродифоти нахвӣ дар забони адабии мусори тоҷик) қайдҳои чудогонаи илмӣ ба назар мерасанд, ки ба вазифаҳои нахвии ВФ алоқамандӣ доранд [Камолиддинов 2012; 192-193]<sup>15</sup>.

Як миқдор мақолаҳои илмии олимон ба мавзуи вазифаҳои нахвии воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ бахшида шудаанд. Аз ҷумла, дар мақолаи муҳаққиқ М.М.Мирзоева «Вазифаҳои нахвии муродифоти лӯғавию фразеологии насри бадеии С.Айнӣ» зикр ёфтааст, ки воҳидҳои фразеологӣ бо воҳидҳои лӯғавӣ на танҳо аз ҷиҳати маънои муштарак ё ба ҳам наздики лӯғавӣ муродиф мешаванд, балки аз лиҳози вазифаҳои нахвӣ ҳам иртиботи қавӣ доранд, яъне, воҳидҳои фразеологӣ бо ибораҳои озод дар таркиби ҷумла ба вазифаи муштараки яке аз аъзоҳои ҷумла меоянд [Мирзоева 2017; 87].

Мақолаи илмии профессор С. Сабзаев «Дар бораи як вазифаи синтаксисии ибораҳои фразеологӣ» ба вазифаи нахвии ВФФ бахшида шудааст. Муаллиф бо қадом навъҳои ВФ ифода гардидани ҳабарро баррасӣ намудааст. Дар ҷараёни таҳлили мавод мавсуф баъзе таркибҳои феълиро бо ВФ омехта кардааст [Сабзаев 1975; 24-25]<sup>16</sup>.

Дар мақолаи илмию методии забоншинос М. Қурбонов «Омӯзиши мавзуи фразеологизмҳо» масъалаи соҳтори нахвии ВФ ва муносибати он ба соҳтори нахвии воҳидҳои озоди нахвӣ ҷанд мулоҳиза зикр ёфтааст. Муаллиф дар атрофи тафовути ҷумлаҳои одӣ аз ҷумлаҳои устувор мухокимаронӣ кардааст [Қурбонов 1978; 24-25]<sup>17</sup>.

Дар таҳқиқи масъалаҳои муҳталифи фразеологияи тоҷик хизмати забоншинос Ҳ. Мачидов ниҳоят бузург аст. Муҳаққиқ дар бобати ҳусусиятҳои грамматикӣ, вазифаҳои нахвӣ, умумияту тафовути ВФ аз қалима, феълҳои таркибӣ аввал дар як силсила мақолаҳояш, аз қабили “Баъзе масъалаҳои фразеологияи забони тоҷикӣ” [1966], “Аломатҳои фарқкунандаи воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ” [1967], “Ҷумлаҳои фразеологӣ” [1978], “Таркибҳои фразеологӣ” [1980], “Воҳидҳои фразеологӣ ва қалима” [1984], “Ибораҳои фразеологӣ ва таркибҳои феълӣ” [1986], “Таркиби лексикии воҳидҳои фразеологӣ” [1986] ва дастури таълими “Фразеологияи забони тоҷикӣ” [1982] мухокимаронӣ намуда, ҷамъбасти назариявии воҳидҳои фразеологии забони тоҷикиро дар монографияии илмии “Фразеологическая система современного таджикского литературного языка” [2006] зикр кардааст.

Таҳқиқоти илмии забоншиносон Ю.А. Рубинчик ва Ҳ. Мачидов дар ҳалли масъалаи вазифаҳои нахвии воҳидҳои фразеологӣ аҳамияти бузург дорад, зоро қабл аз муайян намудани вазифаҳои нахвии хелҳои гуногуни фразеологизмҳо соҳтори нахвии ҳуди воҳидҳои фразеологиро ҳамаҷониба омӯхта, чӣ тарз ифода ёфтани

<sup>15</sup> Камолиддинов Б. Синонимия субстантивных словосочетаний и простых предложений. – Душанбе, 2012. – С. 192-193.

<sup>16</sup> Сабзаев С. М. Дар бораи як вазифаи синтаксисии ибораҳои фразеологӣ / С. М. Сабзаев // Мактаби советӣ. – 1975. – №4. – С. (24-26).

<sup>17</sup> Қурбонов М. Омӯзиши мавзӯи фразеологизмҳо / М. Қурбонов // Мактаби советӣ – 1978. – № 4. – С. 24-25.

аъзоҳои чумларо бо воҳидҳои фразеологии номиу феълӣ таҳлилу таҳқиқ намуда, ба ҳулосаҳои дақиқ омадан мумкин аст. Аз ҳамин сабаб дар ҷараёни омӯзиши мавзуи таҳқиқоти илмиамон мо ҳам бештар ба асарҳои илмии забоншиносони мазкур такия намудем.

Таҳқиқоти Р. Сайдов «Фразеологияи назми ҳалқии тоҷик» [Сайдов 1995], Б. Маҳкамова «Хусусиятҳои семантикую услубии воҳидҳои фразеологӣ дар назми Лоиқ Шералий» [Маҳкамова 2006], М. Нематова «Воҳидҳои ҳалқии гуфтугӯйӣ дар назми асри XX» [Нематова 2010], М.М. Раҷапова «Структурно-семантические особенности коммуникативных фразеологических единиц в таджикском и английском языках» ба пахлухои муҳталифи ВФ баҳшида шудаанд [Раҷапова 2010].

Ҳулоса, чи дар бобати соҳтори маъноиу ғрамматикий, чи аз лиҳози дараҷаи таҳқиқи вазифаҳои наҳвии ВФ мулоҳизаҳои олимон гуногун аст. Ҷанбаъҳои назариявию амалии ВФ, умуман ва хусусан ВФФ талаб мекунад, ки вазифаҳои наҳвии онҳо мукаммал омӯхта шаванд.

**Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва ё мавзуъҳои илмӣ.** Натиҷаҳои аз таҳқиқот бадастомада дар такмили барномаҳои таълимии мӯкарраршуда мусоидат менамоянд. Мавзуи мазкур як қисмати нақшай илмӣ-таҳқиқотии кафедраи забони тоҷикии факултети филологияи тоҷики Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Б. Фафурӯров мебошад.

## ТАВСИФИ УМУМИИ ДИССЕРТАЦИЯ

**Мақсади таҳқиқот.** Мақсади асосии таҳқиқи мазкур муайян намудани мавқеи воҳидҳои фразеологӣ дар соҳтори наҳвии забони тоҷикӣ ба ҳисоб меравад.

**Вазифаҳои таҳқиқот.** Барои ба мақсади асосии таҳқиқот расидан ба ҳалли вазифаҳои зерин қўшидем:

- муайян кардани дараҷаи омӯзиши соҳтори наҳвии воҳидҳои фразеологии феълӣ дар забоншиносии тоҷик;
- омӯзиши шаклу қолабҳои ғрамматикии фразеологизмҳои феълӣ ва муайян намудани вазифаҳои наҳвии онҳо;
- таҳқиқи вазифаҳои наҳвии воҳидҳои фразеологӣ: таркибҳо ва ибораҳои феълии забони тоҷикӣ;
- муайян намудани вазифаҳои наҳвии воҳидҳои фразеологии феълӣ, ки дар қолаби чумлаҳои сода, мураккаби пайваст ва тобеъ ифода ёфтаанд;
- таҳқиқи хусусиятҳои маънои воҳидҳои фразеологии феълӣ, муродифшавии онҳо дар алоқамандӣ бо ҷанбаи наҳвии онҳо.

**Объекти таҳқиқот.** Азбаски воҳидҳои фразеологӣ, пеш аз ҳама, дар услуби бадей ва жанрҳои публисистии бадей фаровон ба кор бурда мешаванд, ба сифати маводи таҳқиқшаванда асарҳои устодони қаломи бадеи адабиёти суннатӣ ва имрӯзаи тоҷик, инчунин матбуоти муосир истифода шудаанд. Гоҳе барои риояи меъёри забони адабӣ дар истифодаи ВФ ба фарҳангни фразеологии забони тоҷикӣ “Фарҳангни ибораҳои рехта”-и М.Ф.Фозилов [1963-1964] низ муроҷиат намудем.

**Мавзуи (предмети) таҳқиқот.** Мавзуи рисолаи илмии мавзӯи “Вазифаҳои наҳвӣ ва баъзе вижагиҳои воҳидҳои фразеологии феълӣ дар забони адабии муосири тоҷикӣ” мебошад.

**Фарзияни таҳқиқот** аз инҳо иборат аст: омӯзиши вижагиҳои маънои соҳторӣ ва ҷанбаи наҳвии ВФФ-и забони тоҷикӣ ҳамон вақт самаранок мегардад, **агар** дар матни асари бадей ва матбуоти тоҷик қолаби солими онҳо мавриди истифода қарор

гирад; таркиби ВФФ бемаврид ва нодуруст тағиیر дода нашавад; меъёри истифодаи воҳидҳои устувори забон аз ҷониби нависандагон, рӯзноманигородон ва тарҷумонҳои осори бадей ба назар гирифта шавад.

**Асосҳои назариявии таҳқиқот.** Барои расидан ба мақсади асосӣ мо ба адабиёти соҳаи фразеология ва синтаксис такя намудем. Бунёди илмии таҳқиқоти моро осори илмии забоншиносони маъруфи соҳаи фразеология ва синтаксис, аз қабили Н. Маъсумӣ [1959], Ҳ. Ҷалилов [1969], Т.О. Мақсудов, Ф. Қ. Зикриёев, Ҳ. Ҷалилов [1976], Ҳ. Мацидов [1982; 2006; 2007], Б. Камолиддинов [1973; 1989; 2005; 2009; 2012], Л. С. Пейсиков [1975], Ю. А. Рубинчик [1981] ва дигарон ташкил медиҳад.

**Асосҳои методологии таҳқиқотро** осори илмии муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ доир ба грамматика, фразеология, синтаксис, маҳсусан, ифодаи аъзоҳои чумла бо ВФФ, истифодаи меъёрии ин воҳидҳои забон ташкил намуданд.

**Навғонии таҳқиқот.** Дар диссертатсия бори нахуст вазифаи нахвии воҳидҳои фразеологии феълӣ дар заминаи маводи адабиёти бадей мавриди таҳқиқи монографӣ, илмӣ қарор гирифтааст. Дар рисола дар бобати воситаҳои грамматикии алоқаи аъзоҳои чумла, ки бо воҳидҳои фразеологии феълӣ ифода гардидаанд, мулоҳизаҳои нав зикр ёфтаанд, то кунун аз назари таҳқиқгарони воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ дур мондаанд.

#### **Нуктаҳои асосие, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд:**

1. Таснифоти семантикую соҳтории фразеологизмҳои забони тоҷикӣ: воҳидҳои фразеологии номӣ, феълӣ ва зарфӣ баррасӣ карда шуд.
2. Соҳтори нахвии ВФФ ва дараҷаи омӯхта шудани он дар забоншиносии тоҷик муқаррар карда шуд.
3. Вазифаҳои нахвии воҳидҳои фразеологии феълии забони тоҷикӣ дар заминаи маводи амалӣ муайян карда шуд. ВФ аз нигоҳи соҳтор ба таркиб, ибора ва чумла тасниф мешаванд, аммо сарфи назар аз ин ба як мағҳум далолат карда, яклухт як вазифаи нахвиро адо менамоянд.
4. Муқаррар гардид, ки вазифаҳои нахвии таркибҳои фразеологии феълӣ вобаста ба мавқеи ҷойгиршавии онҳо дар матн мебошад. Онҳо ба вазифаи ҳабар, муайянкунанда, ҳоли тарзи амал меоянд;
5. Ибораҳои феълии фразеологӣ вобаста ба шаклҳои тасрифӣ ва ғайритасрифии феъл вазифаи муайяни нахвири иҷро мекунанд. Онҳо бештар дар қолаби ибораҳои масдарӣ ва сифати феълӣ воқеъ мешаванд ва ба вазифаи ҳамаи аъзоҳои чумла меоянд.
6. Вазифаҳои нахвии воҳидҳои фразеологии феълӣ, ки дар қолаби чумлаҳои сода, мураккаби пайваст ва тобеъ ифода ёфтаанд. Чумлаҳои фразеологӣ ба як маънои яклухт далолат карда, вобаста ба мавқеашон дар чумлаи озоди нахвӣ ба вазифаи муайяни нахвӣ далолат мекунанд.

**Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот.** Хулосаҳои илмии ба дастомада дар таҳқиқи минбаъдаи ҷанбаъҳои муқаммал омӯхтанашудаи масъалаҳои марбут бо воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ, дар омӯзиш ва таҳлили минбаъдаи масъалаҳои баҳсноки воҳидҳои фразеологӣ, алалхусус, воҳидҳои фразеологии феълӣ ва вазифаҳои синтаксисии он, таҳаввулот ва ҷараёни инкишофи минбаъдаи нахвии забон, таълими фанни забони тоҷикӣ дар макотиби миёна ва олӣ, масъалаҳои омӯзиш, таҳқиқу таълими услубшиносӣ ва таҳрири адабӣ мусоидат менамояд.

Натиҷаи таҳқиқоти мазкур ва тавсияҳои он дар таълифи фарҳангӣ воҳидҳои фразеологии забони адабии ҳозираи тоҷикӣ, ҳамчунин дар таҳияи китобу дастуру

васоити таълимӣ доир ба вазифаҳои наҳвии воҳидҳои фразеологӣ, гузаронидани курсу семинарҳои маҳсус истифода шуда метавонад. Инчунин нуктаҳои муҳимтарини он ба китобҳои дарсию васоити ёрирасони таълими забони тоҷикӣ ворид гардида, як мушкили таълими забони модариро осон ҳоҳад кард.

**Мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ.** Диссертатсия дар мавзуи “Вазифаҳои нахвӣ ва баъзе вижагиҳои воҳидҳои фразеологии феълӣ дар забони адабии муосири тоҷикӣ” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологияй бо шиносномаи ихтисоси илмии 10.02.01 – Забони тоҷикӣ мувофиқат мекунад.

**Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ.** Масъалаҳои асосии дар диссертатсия таҳқиқшаванд аз ҷониби роҳбари илмӣ тарҳрезӣ шуда, муаллифи он дар мисоли маводи адабиёти бадӣ вазифаи наҳвии ВФФ-ро дар забони адабии ҳозираи тоҷик баррасӣ намудааст. Дар диссертатсия ва мақолаҳои нашрнамудаи муаллиф натиҷаи асосии таҳқиқ инъикос ёфтаанд.

**Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия.** Мазмуни асосии диссертатсия дар суханрониҳо ва маърузаҳои дар конференсияҳои сатҳи донишгоҳӣ, ҷумҳурияйӣ ва байналмилалӣ ҳондашуда, ҳамчунин дар мақолаҳои таълифнамудаи муаллиф, ки дар мачаллаҳо ва маҷмуаҳои муҳталифи илмӣ ба табъ расидаанд, инъикос гардидааст.

**Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия.** Таҳқиқоти мазкур натиҷаи ҷустуҷӯ ва заҳмати чандсолаи муҳаққиқ маҳсуб меёбад. Мазмуну мундариҷаи диссертатсия дар 3 мақолаи дар нашрияҳои тақризшаванди КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифташуда ва 18 мақолаи дигар, ки дар маҷмӯаҳо ва мачаллаҳои гуногун нашр шудаанд, инъикос гардидааст.

Диссертатсия дар ҷаласаи кафедраи забони тоҷикии МДТ-и «Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров» (қарори №5 аз 21.12.2019) ва кафедраи забони муосири тоҷикии ДМТ (қарори № 15 аз 03.06.2021) муҳокима ва ба ҳимоя пешниҳод карда шудааст.

**Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия.** Диссертатсия аз рӯйхати ихтисораҳо, муқаддима, се боб (ҳар боб иборат аз фаслҳо), хулоса, феҳрасти адабиёт иборат аст. Ҳаҷми умумии диссертатсия 175 саҳифаи чопи компьютериро ташкил медиҳад.

## ҚИСМИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ

Дар **муқаддимаи** диссертатсия аҳамияти мавзуи таҳқиқ асоснок карда шуда, дараҷаи омӯзиши мавзӯъ, робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва ё мавзуъҳои илмӣ, мақсад ва вазифаҳо, объект, предмет ва фарзияни таҳқиқот, асосҳои назарияйӣ ва методологии таҳқиқот, навғониҳои илмӣ, нуктаҳои асосие, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд, аҳамияти назариявию амалии таҳқиқот, мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ, саҳми шахсии муаллиф, тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия, рӯйхати интишорот, соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия номбар гардидааст.

Боби якум «**Воҳидҳои фразеологии феълии забони тоҷикӣ ва соҳтори семантикую ғрамматикии онҳо**» унвон дошта, аз се фасл иборат мебошад: 1. Ҳусусиятҳои семантикии воҳидҳои фразеологии феълӣ; 2. Соҳтори ғрамматикии воҳидҳои фразеологии феълӣ; 3. Таъсири тағйирёбии ҷойи ҷузъҳои воҳидҳои фразеологӣ ба вазифаи наҳвии онҳо.

ВФ бо тарзи ташаккули маъни яклухту бутуни худ навъи маҳсуси маъноро ба миён меоваранд. Маъное, ки аломати фразеологӣ ба он нигаронида шудааст, семантикаи фразеологиро ташкил медиҳад. Вобаста ба характери зоҳиршавӣ онро ба а) сирф мағхумӣ, б) мағхумии образнок ва в) образнок чудо менамоянд [Маджидов 2006; 121]<sup>18</sup>. ВФФ низ аз ин истисно нестанд, маҳсусан фразеологизмҳое, ки ҷузъи асосиашон феъли тасрифшаванд аст. Чи тавре ки аз таҳқиқоти муҳаққиқон бармеояд, аз нигоҳи ифодаи маъни фразеологӣ ВФФ асосан дорои маъни мағхумии образнок мебошанд. ВФФ бо маъни сирф мағхумӣ камтар дучор меоянд, бо маъни образнок ба назар намерасад [Маджидов 2006; 237].

Ибораҳои феълии фразеологӣ<sup>19</sup> бо маъни сирф мағхумӣ ба амалҳо ва ҷараёнҳое далолат менамоянд, ки бо феълҳои муқаррарии луғавӣ ҳам ифода ёфта метавонанд, аммо тағовути ибораҳои рехтаи феълӣ дар ифодаи маъни яклухт мебошад. Тағовути онҳоро дар муқоисаи ИФФ бо феълҳои ҳаммаънояшон мушоҳида кардан мумкин аст: роҳ рафтани – рафтани, аз роҳ бозистодан – бозистодан, дуо ҳондан – ҳондан: Баъд аз ягон соат *роҳ рафтани*, аз тарафи дasti рост ба дурии таҳминан ҳазор қадам дуди сиёҳи шарораолуде намудор гардид, ки ба ҳаво пецида мебаромад [С. Айнӣ, “Марги судхӯр”, 74]; Қориишкамба бо ҳамин мулоҳиза аз роҳрави сementии пешин бонк ба тарафи лаби ҳавзи Девонбегӣ раҳсипор шуд, аммо баъд аз ду-се қадам партофтан аз *рафтани* бо роҳи рост бозистода фикр кард [С. Айнӣ, “Марги судхӯр”, 187].

Муродифҳои фразеологии *ба роҳ даромадан* ва *қадам гузоштан* ба маъни мағхумии «роҳ рафтани» далолат мекунанд:

... ҳар гоҳ ки монеа бартараф шуда, он рафиқ **ба роҳ дарояд**, они дигар ҳам соявор баробар **қадам мегузошт** [С. Айнӣ, “Ёддоштҳо”, 3, 246].

Боқимонда ИФФ маъни мағхумии образнок доранд. Дар аксар мавридҳо унсури мағхумии маъни фразеологӣ дар омезиши дарачаи муҳталифи қабатҳои идиоматикӣ зоҳир мегардад. Ин навъи маъни фразеологиро *мағхумии образнок мегӯянд*. Образнокӣ, эҳсосот ва ҳусусияти баҳодиҳӣ ҳамчун унсурҳои таркибии маъни фразеологӣ ба инъикоси нисбатан пуробуранг ва возеҳи воқеияти объективӣ мусоидат менамояд. Ин ҳолатро дар ВФ-и сермаъно дучор омадан мумкин аст. Ҳар як маъни фразеологизмҳои сермаъно аз ҳамдигар на танҳо бо тобиши маъно, балки дарачаи образнокӣ низ фарқ мекунанд. Масалан, ибораи *гардан додан* чунин маъниҳоро ифода карда метавонад:

1. «роҳӣ шудан»: – Шумо, ки, – гуфт акаам ба ӯ, – ҳудатонро қалон мегирифтед, ҳеч қасро назаратон намегирифт ва аз рӯфта тоза кардани ҷой хоби ҳудатон ор мекардед, чӣ навъ шуд, ки ба ин кори паст *гардан додед?* [С. Айнӣ, «Ёддоштҳо», 3, 141].

2. «тан додан, қоил шудан»: Агар Махдум аз китфи мо ҳам гузаранд, ман дар ҳамон вақт ба ин кас гардан медиҳам [С. Айнӣ, «Ёддоштҳо», 3, 223].

Чи тавре ки аз мисолҳо бармеояд, ВФ-и *гардан додан* бар замми маъни мағхумӣ доштан инчунин як дарача образнок низ мебошад.

Фасли дуюми боби якум «**Соҳтори грамматикии воҳидҳои фразеологии феълӣ**» унвон дошта, дар он соҳтори грамматикии фразеологизмҳои феълӣ мавриди баррасӣ

<sup>18</sup> Маджидов, Х. Фразеологическая система современного таджикского языка / Х. Маджидов. – Душанбе: Деваштич, 2006. – 409 с.

<sup>19</sup> Минбаъд ИФФ

қарор гирифтааст. Дар ҳамаи забонҳои дунё муносибати маънои предикативӣ, пеш аз ҳама, бо шаклҳои тасрифии феъл ифода мегардад. ВФФ аз дигар ҳиссаҳои нутқ бо ҳамин хусусияти грамматикии худ фарқ мекунад. Муносибати предикативӣ дар чумла он аст, ки калимаҳои маънодор ва таркибҳо ба вазифаи хабар омада, амал, ҳолат ва ё аломати дар калима ё таркиб ифодаёфттаро ба воқеъшавии амалу ҳолат ва аломат ва тасдиқ ё инкорӣ далолат мекунад. Ҳамин маънои грамматикий дар чумла зимни категорияҳои сиға, модалият, замон ва шакли феълҳои тасрифии ба вазифаи хабаромада ифода мегардад. ВФФ, пеш аз ҳама, бо ҳамин аломатҳои барчастаи грамматикии худ аз навъҳои дигари воҳидҳои фразеологӣ фарқ мекунад.

Бояд дар назар дошт, ки ҳама гуна навъҳои воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ, чи таркиб, чи ибора ва чи чумлаи содаю мураккаби фразеологӣ мутобики қоидаҳои таркиббандӣ ва ибораву чумласозии забони тоҷикӣ шакл гирифтаанд. Фарқи соҳтори маънӣ ва грамматикии воҳидҳои фразеологӣ аз воҳидҳои озоди наҳвӣ дар ин чост, ки маънои воҳидҳои фразеологӣ аз муносибати бевоситаи маънои чузъҳо ҳосил намешавад ва он муносибати маъноиро ба чузъҳо чудо ё таҷзия карда, ба мисли чузъҳои ибора ва аъзои чумла таҳлил кардан мумкин нест. Аз ҳамин сабаб маънои яклухти фразеологӣ ба ҳиссаҳои чудогонаи нутқ далолат кунад, воҳиди фразеологиро номӣ (исмӣ ва сифатӣ), зарфӣ ва феълӣ меноманд. Вазифаҳои наҳвии воҳидҳои фразеологӣ дар замони маънои яклухти фразеологӣ таъйин мегардад. Бесабаб нест, ки ба вазифаи мубтадо асосан воҳидҳои фразеологии номӣ, ба вазифаи хабар воҳидҳои фразеологии феълӣ меоянд.

Ҳангоми муайян намудани вазифаҳои наҳвии ВФФ шаклу маъноҳои грамматикии феълҳои тасрифшаванд ва тасрифнашаванд (масдар, сифати феълӣ ва феъли ҳол) ба назар гирифта мешаванд. Як намуна аз асари бадеӣ: Ҳоло падарат... меҳоҳад, ки ту ҳам бесабаб *димоги ўро сўзонда* озурда накунӣ [М.Козимӣ, “Техрони маҳуф”, с.11]; Ягон кас-ку дар ин ҷо номи Фарруҳ ё Шаҳзодаро ба даҳон намегираад, пас, ҷаро *димогат ин қадар сўхтааст?* [М.Козимӣ, “Техрони маҳуф”, с.124]; Малик Тоҷхонуми бечора аз ҳашму ғазаб...хеле *димогаи сўхта...* ба дуо хондан машғул буд [М.Козимӣ, “Техрони маҳуф”, с.131].

Дар чумлаи якум фразеологизми *димоги ўро сўзонда* дар шакли сифати феълии замони гузашта, феъли гузаранда, бавосита ба саволи “чӣ тарз?” ҷавоб шуда, ҳамчун зарф ба вазифаи ҳоли тарзи амал омада, бо алоқаи ҳамроҳӣ ба ҳабари “озурда накунӣ” тобеъ шудааст. Ҳабари чумла бо сиғаи шартӣ-ҳоҳишмандӣ, замони ҳозира-оянда ва шахси дуюми танҳо ифода ёфтааст.

Дар мисоли дуюм ВФФ-ии “*димогат ин қадар сўхтааст*” дар қолаби чумлаи содаи дутаркибаи тафсилӣ ифода ёфта, дар он чузъи “*димог сўхтааст*” чузъи асосӣ ва рехтаи ВФФ, бандакҷонишини шахсӣ-соҳибии “-ат” ва ҷонишини ишоратии “ин қадар” чузъҳои озод буда, дар дохили ВФФ омадааст. Дар ин ҷо “*димогат сўхтааст*” шакли замони гузаштаи наздики сиғаи ҳабарии феъли нақлист. Бандакҷонишини “-ат” ба исми *димог* васл шуда, ба соҳиби амал, шахси дуюми танҳо (ту) ишора мекунад. Дар байнси сараъзоҳои чумлаи фразеологии “*димог сўхтааст*” чузъи озод – ҳоли микдори “ин қадар” омадааст ва он метавонад, дар аввали он биёяд: *Ин қадар димогат сўхтааст*. Ҳамчунин ба ҷойи бандакҷонишин ҷонишини шахсии “ту” омада, соҳибиятро ифода кунад: *Ин қадар димоги ту сўхтааст*.

Дар чумлаи сеюм ВФФ-и “хеле *димогаи сўхта*” дар шакли сифати феълии замони гузашта “*сўхта*” ба вазифаи ҳабари чидаи кӯтоҳшудаи “*сўхта буд*” дар

шакли замони гузаштаи дури сиғаи хабарӣ омадааст. Бандакҷонишини “-аи” баробари ифодаи маъни соҳибият (*димог-аи*) чун воситай грамматикии алоқаи тобеи мувофиқати хабар бо мубтадои *Малик Тоҷхонум* хизмат намудааст. Зарфи “хеле” ба вазифаи ҳоли дараҷа пеш аз таркиби субъекту предикат омадааст. Ин ҳам як аломати хусусияти рехтагӣ доштани ВФФ-и дар қолаби чумлаи содаи дутаркибаи ҳуллас ифодаёфта ба шумор меравад.

Дар заминаи ВФФ-ии “*димоги касе сӯҳт*” муродифи дигари он ба миён омадааст: Вай ранцид, саҳт ранцид, дуд аз *димогаи баромад* [А.Самад, с.32]. Шояд ин вариант дар натиҷаи фурӯгузор шудани ҷузъи аввали ВФФ *димоги касе сӯҳта*, дуд *баровард* бошад ва ба *димоги касе сӯҳт* зам шудани ҷузъи дуд *баровард* ба маъни ранчидан зам намудани ибораи саҳт ранчидан гардидааст, яъне “*димоги касе сӯҳт*” – ранцид ва “*димоги касе сӯҳта дуд баровард*” – саҳт ранцид. Дар ин варианҷои ВФФ қалимаи “*димоғ*” ба маъни ҳолати ранчиши одам ё хира шудани табъи шаҳс истифода мешавад. Ҳамин тариқ, зина ба зина кӯтоҳ шудани ВФФ натиҷаи эҷодкорона ба кор бурдани сарвати забони тоҷикист: *димоги касе сӯҳта дуд бароовард* – дуд аз *димоғ баромад* – (аз *димоғ*) бӯйи қаҳдуд меояд: Машаққати 16-соатаро лаззати 15-дақиқагии ифтор аз *димоғҳо ҳоҳад баровард* [М.Козимӣ, “Текрони маҳуф”, с. 210].

Фасли сеюми боби якум **«Таъсири тағийирёбии ҷойи ҷузъҳои воҳидҳои фразеологӣ ба вазифаи наҳвии онҳо»** номгузорӣ гардида, он дар атрофи дур шудани ҷузъҳои ВФ дар матни асари бадеъ ва таъсири ин ҳолат ба вазифаи наҳвии онҳо баҳс менамояд. ВФ бо хусусиятҳои фарқноки худ аз дигар воҳидҳои системаи забон ба куллӣ фарқ мекунанд. Ифодаи маъни яклухти ба хиссаҳо ҷудонашаванда, устувории соҳту таркиб, муайян будани ҷойи ҷузъҳо ва тамоюли умумиҳалқӣ доштани ВФ аз аломатҳои асосии онҳо ба ҳисоб меравад. Бинобар ин тағийири ҷойи ҷузъҳои ВФ ба нуқсон пайдо кардани қолаби солими онҳо ва ё аз байн рафтани онҳо ҳамчун воҳиди таркибии системаи забон мегардад. Чунончи:

Як бор “Намеравам” гӯйӣ, *замин рафта, ба осмон намечаспад-ку* [“Садои Шарқ”, №4, 1984, с.24]; – Шумо – мардина, – гуфт Мироб ба мард, – аввал кампир об диҳад, *замин ба осмон намечаспад* [Ӯ. Кӯҳзод, с. 435]; – Бачаи бечора... ночор ягон луқма ош ё гӯштро ҳӯрда бошад, ҳӯрдагист, ба ин *осмон омада, ба замин намечаспад* ёни дунё вайрон намешавад [С.Айнӣ, “Ғуломон”, с. 356].

Дар ин ҷумлаҳо бо вучуди иваз шудани вазифаи наҳвии исмҳои *осмон* ва *замин* соҳтори грамматикии ҷумлаи содаи дутаркибаи тафсилӣ чидааъзо (ҳабарҳои чида) тағийир намеёбад. Аммо дар намунаи зерин қолаби ифода аз ҷиҳати соҳтори наҳвӣ ба куллӣ фарқ мекунад: *Аз осмон то замин тафовут ҳаст / Фарқи он аз ин замину осмон* (аст).

Дар миёни замини кӯҳнаву нав  
З-осмон то замин тафовут ҳаст;  
Ёри мову дилбари шерозиён,  
*Фарқи он аз ин замину осмон* [М.Турсунзода].

Дар тасаввуроти мардум фуруд омадани осмон ба замин имконпазирттар аст, то он ки замин боло равад ва ба осмон бичаспад. Бинобар фарқ *аз замин то осмон* мегӯянд, на *аз осмон то замин* ва на *замин рафта, ба осмон*, балки *осмон омада (фарӯ рафта)* ба замин намечаспад мегӯянд.

Гоҳе тағийир додани ҷузъи озоди ВФФ низ боиси духӯрагии маъно мегардад:

Меңнат, истеъдод ва хунарро *чаими дидан надоштанд* [“Адабиёт ва санъат”, №3, 26.04.2018, с.2]; Дар колхоз якта-нимта одамони бевичдон низ ёфт мешаванд, ки *чаими Сатторовро дидан надоранд* [“Точикистони советӣ”, №2, 12.03.2017, с.3].

Дар мисоли дуюм исми хоси “Сатторов” ҷузъи озоди таркиби воҳиди фразеологӣ буда, пас аз қалимаи “чаим” ба вазифаи муайянкунанда изофии соҳибӣ омада, боиси духӯрагии маъно гардидааст. Асли матлаб чунин аст: ...Сатторовро *чаими дидан надоранд*. Маълум мешавад, ки имкони тағири чойи ҷузъҳои ВФФ маҳдуд будааст.

Боби дуюми диссертатсия **«Вазифаҳои нахвии воҳидҳои фразеологӣ феълий»** унвон дошта, аз ду фасл ва ҳафт зерфасл иборат мебошад. Дар ин қисмати кор вазифаи нахвии таркибҳои фразеологии феълий, ибораҳои фразеологии феълий, вазифаҳои нахвии ВФФ бо шаклҳои тасрифии феъл, вазифаҳои нахвии ВФФ бо шаклҳои тасрифнашавандаи феъл, ифодаи мубтадо бо ибораи рехтаи масдарӣ, ифодаи ҳабари ҷумлаҳои содай яктаркибаи феълий бо ВФФ, ифодаи муайянкунанда бо ВФФ, ифодаи пуркунанда бо ибораҳои рехтаи масдарӣ, бо ВФФ ифода ёфтани навъҳои ҳол, вазифаи нахвии ҷумлаҳои содай фразеологӣ, ҷумлаҳои фразеологии феълий ва ҷумлаҳои мураккаби рехта мавриди таҳқиқ қарор мегирад.

Таҳлили мавод нишон дод, ки ВФ, сарфи назар аз семантика ва соҳтор ба вазифаи ҳамаи аъзоҳои ҷумла ба андозаи гуногун омада метавонанд.

1. Вазифаи **мубтадоро** ичро кардани ВФФ чандон маъмул нест. Дар байни маводи ҷамъовардаамон якчанд намуна ба назар расид. Ин гуна ибораҳо ҳусусияти предметӣ пайдо мекунанд: *Фарзандонамонро ҳам ба ёд биёр, саргашта ва гӯру ҷӯб кардани модари пирам ҳам дар гардани ту мешавад* [“Чархи гардун”, №5, 2018, с.4]; Замона ҳам саҳттар шуда буд. *Бурду овард бисёр шуд* [С.Айнӣ, Куллиёт, ч.7, с.166]. Дар ин ҷумлаҳо таркибҳои рехтаи *гӯру ҷӯб кардан* ва *бурду овард* ба вазифаи мубтадо омадаанд.

Ҷумлаи фразеологии *ҳавоси касе пареион шуд* дар қолаби ибораи масдарии *пареион шудани ҳавос* ва ибораи номии *пареионии ҳавос* имконпазир будааст: Аммо *пареионии ҳавос* дақиқа ба дақиқа зиёдтар мешуд... [С. Айнӣ, Куллиёт, ч.7, с.153]. Дар ин сурат ба вазифаи мубтадо омадани ВФФ осон мегардад, аммо дар мисоли зерин ба вазифаи ҳабар омадааст: Да...— гуфта Иван қадре фикр карда *ҳавосаширо*, ки ба сабаби ҷӯшишу шодиёнаи сиёсатдони сода *пареион шуда* буд, ғун кард [С. Айнӣ, Одина, 113].

2. Ҷузъи асосии таркиб, ибора ва ҷумлаҳои рехта бо шаклҳои тасрифии феъл ифода ёфта бошад, ВФФ ҳусусияти предикативӣ пайдо намуда, дар таркиби ҷумла ҳамеша ба вазифаи **ҳабари феълий** меояд. Ҷузъи асосии ВФ бо шаклҳои тасрифнашавандаи феъл ифода ёфта бошад, ВФФ ба вазифаи аъзоҳои гуногуни ҷумла омада метавонад. Аз ин чост, ки вазифаи нахвии ВФФ ба шакли грамматикии ҷузъи бунёдии онҳо вобастагӣ дорад. Ҷузъи асосии таркибу ибораҳои фразеологии феълиро аксар шаклҳои тасрифшавандаи феъл ташкил медиҳад. Чунин таркибу ибораҳои рехта дар ҷумла ҳамеша ба вазифаи ҳабари феълий меоянд. “Дар ҷумла бештар воҳидҳои фразеологии феълий ба вазифаи ҳабар меоянд, зоро миқдори зиёди онҳо ҳамчун феъл амалу ҳаракатро ифода менамоянд... Воҳидҳои фразеологии феълий асосан ҳамчун ҳабарҳои номӣ сурат мейбанд, чунки онҳо бештар ҳолат ва ё аломати мубтадоро ифода мекунанд. Ҳатто фразеологизмҳои дар шакли пурраи феълий омада ҳам, ба аломати мубтадо ишора мекунанд. Маълум мешавад, ки онҳо маҳз барои

шарху эзоҳ ва равшан кардани предмети фикр хизмат мекардаанд» [Маджидов 1986; 42-43].

Ҳамин ҳусусияти ВФФ-ро дар назар дошта, ҳангоми муайян намудани вазифаҳои наҳвии онҳо зарурате пеш меояд, ки аз рӯйи шакли грамматикии ҷузъи бунёдии ВФФ аввал таркиб, ибора ва ҷумлаҳои реҳта таҳлилу таҳқиқ мешаванд, ки ҷузъи асосии онҳо бо шаклҳои тасрифии феъл ифода ёфтаанд.

Фасли якуми боби дуюм дар бораи **“Вазифаҳои наҳвии таркибҳои фразеологии феълӣ”** баҳс мекунад. Таҳқиқарони наҳви забони тоҷикӣ дар асару мақолаҳои илмиашон қайд кардаанд, ки воҳидҳои фразеологӣ дар қолаби таркиб, ибора, ҷумлаи сода ва ҷумлаи мураккаб ифода ёфта, аз сабаби реҳтагии таркиб мисли қалимаю таркибҳои мукаррарии забони тоҷикӣ ба вазифаи яке аз аъзоҳои ҷумлаи сода меоянд. Чунончи, ВФФ-ии *“сару бар шудан”* дар шакли таркиб соҳта шуда, ба чунин вазифаҳои наҳвӣ омадааст:

“Ту ба ҳамаи саҳтиҳо мардвор тоқат карда ба бачагон *сару бар шудӣ*” (Р.Ҷалил, “Ҳикояҳо”). Ҳамсояни дасти ростатро гӯй, зудтар омада, *сару бар шавад* (С.Ғанӣ, “Магнитофон”). Ба вазифаи ҳоли тарзи амал: Аз падару модар хурдакак монд. *Сару бар шуда* қалон кардам (Р.Ҷалил, “Ҳикояҳо”).

Дар ду мисоли аввал ВФФ дар шакли замони гузаштаи сиғаи ҳабарӣ (*сару бар шудӣ*) ва замони ҳозира-ояндаи сиғаи шартӣ-ҳоҳишмандӣ (*сару бар шавад*) ба вазифаи ҳабар, дар мисоли сеюм дар шакли кӯтоҳи замони гузаштаи сифати феълӣ (*сару бар шуда*) ба вазифаи ҳоли тарзи амал омадааст. Маълум мешавад, ки воҳидҳои фразеологии феълӣ дар шаклҳои тасрифӣ ҳамеша ҳусусияти предикативӣ зоҳир намуда, вазифаи ҳабарро ва дар шакли ғайритасрифӣ (асосан масдар ва сифати феълӣ) омада, бештар вазифаҳои аъзои пайрави ҷумларо адо мекунанд.

Фасли дуюми боби дуюм **“Вазифаҳои наҳвии ибораҳои фразеологии феълӣ”** унвон дорад ва аз ҳафт зерфасл иборат аст. Дар зерфаслҳои якуму дуюм сухан дар бобати вазифаҳои наҳвии ВФФ бо шаклҳои тасрифӣ ва ғайритасрифии феъл меравад.

Ибораҳои реҳтаи фразеологӣ, ки дар онҳо шаклҳои тасрифшавандай феъл ҳамчун ҷузъи асосии маънодор, ё ҷузъи бунёдии соҳтори наҳвӣ омадаанд, дар таркиби ҷумлаҳои сода асосан вазифаи ҳабари феълиро адо мекунанд.

Бо вожаи “ҳайрат” вариантҳои *дар ҳайрат* буд, *дар ҳайрат* монд, *ба ҳайрат* мегузорад қолаби аслии ВФФ ба шумор мераванд: *дар дарёи ҳайрат* монд (буд), *гузоштан*. Аммо дар варианти *ба ҳайрат* меоям феъли “омадан” ба он таносуби маънои ҷузъҳои ВФФ-и аввал созгор намеояд, бо вучуди ин ҳамон маънои ҳолати шахс аз ҳамаи вариантҳо дарк мешавад, вазифаи наҳвии онҳо низ тағиیر намеёбад. Ҳамин ҳолат дар намунаҳои зерин ҳам мушоҳида мешавад: ...ғазалҳои худро ба онҳо ёд дихад, то ки дар шабнишинҳо ҷизҳои нав ҳонда, шунавандагони худро *дар ҳайрат андозанд* (С.Айнӣ, Куллиёт, ч.7, с.145); Одина бо ҳамин гуна фикрҳо ва андешаҳо *аз даҳшат ба даҳшат меафтод* (С.Айнӣ, Куллиёт, ч.1, с.190); Фарруҳ *ба изтироб афтода* гуфт: “Оҳ, азизам, Маҳин, бо ин суханҳо маро беандоза *ба ташвии андоҳтӣ* (М.Козимӣ, “Техрони маҳуф”, с.147).

Ибораҳои фразеологии феълӣ аз ҷиҳати соҳтори наҳвӣ: тарзи алоқа, воситаҳои грамматикии ифодаи он, мавқеи ҷузъҳо дар соҳтори наҳвии ибора аз қолаби ибораи ҳамгунаи озод (ғайрифразеологӣ) фарқ намекунанд: Яроқро ба дасти душман супоридан барои ин ҷанговари номӣ нанг! Ба ҷойи ин ҷонро супоридан осонтар буд

(Х.Карим. “Оқшуда”, 46). Дар хар ду ибора ҳам байни чузъи асосии ибора – феъли *супоридан* бо чузъи тобеъ – *ярокро* (*чонро*) алоқаи вобастагии пасояндӣ мушоҳида мешавад. Тафовут дар маънои аслию маҷозии калимаҳои (мағъулҳои амалу ҳолат) *яроқ* ва *чон* аст.

Тафовути дигар ин аст, ки дар ибораи *ярокро супоридан* чузъи асосии ибора масдари *супоридан* буда, он ба ифодай мағъули (объекти) бевосита (чиро?) эҳтиёҷ дорад, аммо дар ибораи *чонро супоридан* чунин эҳтиёҷ нест, чунки тамоми ибора яклюхт ба саволи “ҷӣ осонтар буд?” ҷавоб мешавад.

Аз рӯи маводи гирдовардаи мо маълум гардид, ки як миқдор фразеологизмои феълӣ дар қолаби ибораи масдарӣ, миқдори бештари онҳо дар қолаби ибораи сифати феълӣ ба вазифаи аъзои гуногуни чумла омадаанд. Азбаски баъзе аъзои чумла ҳам ба ибораи рехтаи масдарӣ ва ҳам ба ибораи рехтаи сифати феълӣ ифода гардидаанд, дар рисола бо ибораҳои рехтаи фразеологӣ ифода ёфтани ҳар кадоми аъзои чумла ҷудогона шарҳ дода шудаанд.

Зерфасли сеюми фасли мазкур «**Ифодаи мубтадо бо ибораи рехтаи масдарӣ**» унвон дошта, дар он ба вазифаи мубтадо омадани ВФФ баррасӣ гардидааст. Гарчи дар забони тоҷикӣ ба вазифаи мубтадо омадани ибораҳои феълӣ ҷандон маъмул нест, дар байни маводи ҷамъовардаамон якчанд намуна ба назар расид: Фарзандонамонро ҳам ба ёд биёр, саргашта ва *гӯру ҷӯб кардани* модари пирам ҳам дар гардани ту мешавад [“Чархи гардун”, №5, 2018, с.4]; Замона ҳам саҳттар шуда буд. *Бурду овард* бисёр шуд [С.Айнӣ, Куллиёт, ч.7, с.166]. Дар ин чумлаҳо таркибои рехтаи *гӯру ҷӯб кардан* ва *бурду овард* ба вазифаи мубтадо омадаанд. Маълум мешавад, ки ба вазифаи мубтадо омадани ВФФ бемаҳсул аст.

Дар зерфасли ҷорум «**Ифодаи ҳабари чумлаҳои содаи яктаркибаи феълӣ бо ВФФ**» ба вазифаи ҳабари чумлаҳои сода омадани ВФФ ба риштаи таҳқиқ кashiда шудааст. Ҳабари чумлаҳои яктаркибаи феълӣ бо ВФФ низ ифода мегардад. Аз маводи гирдовардаамон маълум мешавад, ки бо ВФФ ифода ёфтани ҳабар дар ҳамаи ҳелҳои чумлаҳои содаи яктаркибаи феълӣ баробар нест. Аз ҳамин сабаб лозим донистем, ки дар ин қисмат ифода ёфтани ҳабари чумлаҳои содаи яктаркибаи феълиро баррасӣ намоем. Чумлаи содаи яктаркибаи *муайяншахс*: Аз ҳурсандӣ *дар куртаам намегунцидам*, ки ба орзуҷо ҳавасҳои дилам расидам... [«Оила», №5, 25.07.2016, с. 4].

Дар ин чумла ВФФ-и *дар куртаам намегунцидам* ба вазифаи ҳабари чумлаи содаи яктаркибаи муайяншахс омадааст. Шахсу шумораи онро аз бандаки феълии “-ам” муайян кардан имконпазир аст.

Ба вазифаи ҳабари чумла омадани воҳидҳои фразеологӣ, ки аз лиҳози соҳтори нахвӣ ҳелҳои гуногуни чумлаи яктаркибаи феълии муайяншахс, номуайяншахс, умушишахс, бешаҳсанд, хеле маъмул аст: Лекин, агар *дар* фаъолияти худ *пешто ҳӯрда бошад*, бо ҷурме *кафиширо ба пеш гузошта бошанд* ва ё “*шамтае*” зада бошанд, аз ноилочӣ ба кори шӯъбаи мо меомад [Н.Обидов, с.86].

Дар ин мисол фразеологизми *дар коре пешто ҳӯрдан* ба вазифаи ҳабари чумлаи содаи яктаркибаи муайяншахс, vale қафиши касеро *пеш гузоштан* ба вазифаи ҳабари чумлаи содаи яктаркибаи *номуайяншахс* омадааст.

Дар чумлаҳои зерин ВФФ-и ”*гурбаи касеро пишт гуфта натавонистан*” дар таркиби чумлаи “...дигар ҳеч кас *гурбаи туро пишт гуфта наметавонад*” ба вазифаи ҳабар омадааст, vale дар чумлаи дуюм ВФФ-и “*пишиакашро пишту сагашро тур гӯед*” дар қолаби чумлаи содаи яктаркибаи феълии *умумишиахс* ҳабари феълӣ шудааст:

Гумон мекунй, ки Қахрамони Мөхнати Сотсиалистій шудио дигар *гурбаи туро* ҳең кас *пишигүфтә наметавонад* [А.Сидкій, “Иродай зан”, с.87]; *Пишиакашро пишиту сагаи тур гүеду* сонй аз дасти вай халос шавед! [Р.Чалил, “Шұроб”, с.88]. Ягон шаб якка ба таги ягон мазор раведу *қандатонро занед* [С.Айній, Асархой мунтахаб, с.89].

Дар намунахой овардашуда ВФФ дар қолаби чумлаи содаи яктаркибай феълии умумишаxs ба вазифаи хабар омада, шаклан ба шахси дуюми шумораи чамъ далолат кунад ҳам, vale амалу ҳолати чумлаҳои сода ба умум нисбат дорад.

Хабари чумлаи яктаркибай *бешахси* бо ВФФ ифодаёftа ба тарзҳои гуногун шакл мегирад:

Бо калимаҳои модалии *даркор*, *лозим*, *зарур*, *ҳаттмай* ва ғайра: *Fами ҳосили имсоларо хұрдан даркор* [“Тоҷикистони советӣ” №6, с.2]; “*Ғам кӯҳ-кӯҳ меояду мӯ-мӯ меравад*” Ба ин *дилтанг шудан лозим нест* [Р.Чалил, Шұроб, с.196]. Дар ин мисолҳо воҳидҳои фразеологияи “*ғами чизеро хұрдан даркор (аст)*”, “*ба чизе дилтанг шудан лозим нест*” ба вазифаи хабари чумлаҳои яктаркибай феълии бешахс омадаанд.

Дар зерfasли панчум «**Ифодай муайянкунанда бо ВФФ**» ба вазифаи муайянкунанда омадани фразеологизмҳои феълй таҳқиқ шудааст. Қисми зиёди ВФФ дар қолаби ибораҳои сифати феълй ва айнан дар шакли ибораи масдарй вазифаи **муайянкунандаро** ичро мекунанд. Аз ин рӯ ба вазифаи муайянкунанда омадани ВФФ-ро ба ду навъ чудо кардан мумкин аст: бо ибораҳои рехтаи сифати феълй ва масдарй ифода ёфтани муайянкунанда.

Ба вазифаи муайянкунанда омадани ВФФ дар қолаби ибораҳои сифати феълй, ки дар таркиби ибораҳои номй омада, бо ду тарзи алоқа ба муайяншаванд тобеъ гардидаанд: Дар ин байн имконият пайдо кардам,... дар ҳалқаи пирони *гармову сармои рўзгордида* нишаста, аз сухбаташон баҳравар гардам [Н.Обидов, “Дар байнин устодон”, с.53].

АЗбаски дар забони тоҷикӣ ибораҳои сифати феълй як навъи муайянкунандаҳои изофиро ташкил медиҳанд, воҳидҳои фразеологияи феълй низ дар шакли ибораи сифати феълй ба вазифаи муайянкунанда омада, бо бандаки изофӣ ба муайяншаванд алоқаманд шудаанд. Дар ин чумла ВФФ-и *гармову сармои рўзгордида* дар қолаби ибораи сифати феълй ба вазифаи муайянкунандаи сифати феълй омада, бо бандаки изофӣ ба муайяншавандай “*пирон*” тобеъ шуда, ҷузъи асосии ибора бо шакли кӯтоҳи замони гузаштаи сифати феълии “*дидা*” ифода ёftааст.

ВФФ дар шакли масдар ба вазифаи муайянкунандаи соҳибӣ меояд: Дар асоси иттилои расмӣ дар ноҳияи Шаҳритуси вилояти Ҳатлон пайи чанд соли охир мавридҳои *даст задани занон ва духтарон ба ҳудкуий коҳиш ёфтааст* [“Минбари ҳалқ”, №2, 18.05.2018, с.5]. Дар ин чумла ВФФ-и “*даст задан ба ҳудкушӣ*” дар қолаби ибораи масдарй ба муайяншавандай “*мавридҳо*” бо бандаки изофӣ тобеъ шудааст. Ба ақидаи академик М. Шукуров дар ибораи исмии “*кори обёрикунии заминҳои бекорхобида*” ба зикри калимаи “*кор*” эҳтиёч нест, чунки исми “*обёрий*” ҳамон мағхуми амалро ифода мекунад [Шукуров 1966; 60-88].

Дар воқеъ, дар намунаи боло ҳам исми “*мавридҳо*”-ро, ки ба вазифаи муайяншаванд омадааст, ихтисор шавад, мазмуни чумла осеб намеёбад: ...*ба ҳудкуий даст задани занон ва духтарон коҳиш ёфтааст*.

Зерfasли шашум ВФФ-е таҳлил гардидаанд, ки ба вазифаи пуркунанда омадаанд. ВФФ дар қолаби ибораҳои масдарй ба вазифаи **пуркунандаҳои бавосита ва бевосита** ба кор бурда шудаанд: Акнун ба ошкор фарёд кашидани ў ва *дили* худро

*холӣ карданаш* ҳеч монеа намонда буд [С.Айнӣ, Куллиёт, ч. 1, с. 203]. Дар ин чумла ВФФ-и дили *худро холӣ кардан* бо ибораи озоди нахвии “ошкор фарёд кашидан” ба тариқи чида омадааст. Ин ҳам як далели он аст, ки ВФФ аз чиҳати соҳтори нахвӣ ва тарзи алоқаи грамматикий бо калимаю ибораҳои дигари чумла аз воҳидҳои озоди нахвӣ тафовуте надорад.

Мисоли дигар: Ман ба ҳуҷра даромада, хобидам. Аммо фикру мулоҳизаи аҳволи девонабачагон *ба хоб бурдан* роҳ намедод [С.Айнӣ, Куллиёт, ч. 7, с.194].

ВФФ-и *хоби касе бурд* (*набурд*) ва “*касено хоб рабуд* (*нарабуд*)” дар қолаби соҳтори чумлаи содаи дутаркиба рехта шудааст. Бинобар ин дар қолаби ибораи масдарӣ ҳам на ба тарзи маъмули иборасозии *бурдани* (*рабудани*) *хоб*, балки ба тарзи “*хоб бурдан*” ба вазифаи пуркунандай бавосита омада, бо ҳабари чумла ба воситаи пешоянди “ба” алоқаманд шудааст. Ин ҳолатро дар чумлаи рехтаи *ақли касе даромад* (*надаромад*) низ мушоҳида кардан мумкин аст.

ВФФ дар чумла ба вазифаи навъҳои гуногуни **ҳол** ҳам меоянд, ки дар ин бобат дар зерфасли **ҳафтум** баррасӣ гардидааст. Дар маводи амалии мо фразеологизмҳои феълӣ ҳамчун навъҳои зерини ҳол баромад кардаанд:

**Ҳоли тарзи амал:** Ҳоли тарзи амал бо ибораҳои рехтаи сифати феълӣ ифода шуда метавонад: Вай *ҷони сиёҳ коҳонда*, бо чанд ташкилоти бинокорӣ *даст ба гиребон шуда*, пеши чанд мудири анбор *сар ҳам карда*, ниҳоят, масолеҳи бинокорӣ рӯёнду як ҳафта пеш таъмири кабинеташро ба анҷом расонд [А.Самадов, с.293]. Дар ин чумла ҳолҳои тарзи амали *ҷони сиёҳ коҳонда*, *даст ба гиребон шуда* ва *сар ҳам карда* бо ВФФ ифода ёфта, ба вазифаи ҳолҳои тарзи амали чида омадаанд.

**Ҳоли монандӣ:** Ҳоли монандӣ асосан бо ибораҳои ташбехӣ ифода мёбад. Дар ин гуна ибораҳои компаративӣ пасоянди **барин**, пешоянҳои **монанди**, **мисли**, чун ҳамчун воситаи алоқа хизмат мекунанд: – Ту бошӣ, *гови Ҳудою ҳари Мустафо барин* дар кӯҳу дашт мегардию намедонӣ, ки аз олам чӣ мегузарад [Р.Чалил, с.49]. Падару модар *гурба барин газида калон карданд*. Ҳудашон гурусна, аммо вайро сер карданд, ҳудашон луч, vale ўро пӯшонданд [Р. Чалил, “Ҳамида”, с.67]. Марям бошад, дар ишқи ҷавони сарватманд чун *хезуми тар месӯзад* [“Мухабbat ва оила”, №5, 21.08.2018, с.3]; Мардум аз ин дард бесону адад мурданд, *мисли мӯру малаҳ*, гӯё ки вабо омада бошад [А.П.Чехов, Мунтаҳабот, с.357].

**Ҳоли замон:** Ҳоли замон дар чумлаҳои содаи забони тоҷикӣ дар қолаби воҳидҳои фразеологиии феълӣ ифода ёфтааст: Дилам ба Зиёда месӯзад, охир, вай *ҷаим кушиода* маро дида буд [Р.Чалил, “Ҳамида”, с.45]; Ин буд алфози нахустине, ки баробари *ҷаим кушидан ба дунёи равишан* Ҳочаназар аз мураббии худ мешунид [Ф.Муҳаммадиев, “Мехри диёр”, с.46].

**Ҳоли сабаб:** ВФФ ба вазифаи ҳоли сабаб омадаро ба чумлаи пайрави сабаб ва баръакс, чумлаи пайрави сабабро ба ибораи масдарӣ баргардонидан мумкин аст: Ман, аз Дохунда имрӯз набошад, фардо саркотибиро *аз дастам ҳоҳад гирифт*, гуфта чӣ қадар тарсам, вакили муҳтор ва ҷадидони дигар ҳам аз дохундаҳо ҳамон қадар метарсанд [С.Айнӣ, Куллиёт, ч.1, с.345] / ...ба сабаби саркотибиро *аз дастам гирифтан(аи)*...

**Ҳоли мақсад:** ВФФ дар қолаби ибораҳои масдарӣ ба вазифаи ҳоли мақсад меоянд: Ман барои *ба даст даровардани* касе омада будам, ки ба вай яке аз мӯътабарони Сари Ҷӯй “важҳи шаръӣ” доштааст... [С.Айнӣ, Куллиёт, ч.3, с.345]. Дар

ин чумла ВФФ-и “ба даст даровардан” ба вазифаи ҳоли мақсад омада, бо ёрии пешоянди аслии “барои” ба хабари чумла (омада будам) тобеъ шудааст.

Боби сеюми диссертатсия «**Вазифаҳои наҳвии чумлаҳои фразеологӣ**» унвон дошта, аз се зерфасл иборат аст. Дар ин зерфаслҳо вазифаи наҳвии чумлаҳои содаи фразеологӣ, вазифаи наҳвии чумлаҳои мураккаби рехта ва ба вазифаи воҳидҳои туфайлий омадани ВФФ ба риштаи таҳқиқ кашида шудааст.

Чумлаҳои содаи фразеологӣ ҳам ба мисли ибораҳои рехтаи фразеологӣ аз ҷиҳати соҳти наҳвӣ, тарзи алоқаи аъзои чумла ва воситаҳои грамматикии ифодай он, ҷойи аъзои чумла дар соҳтори чумлаҳои сода як хел аст: Одина ҳарчанд мунтазир шуд, ҳеч нест, ки ин дуои дурудароз тамом шавад, охир, дасти худро ба рӯ кашида: “Хайру хуш, то дидан саломат бошед!”—гӯён *аз дар баромад*, аммо танҳо *Одина аз дар набаромад*, балки ҳамроҳи он, гӯё ки ҷон *аз тани фарсадаи Бибиоиша низ баромад* [С.Айнӣ, Куллиёт, ч. 1, с.253].

Дар ин мисол дар чумлаҳои “Одина аз дар *баромад* (*набаромад*)” ва ”ҷон *аз тани фарсадаи Бибиоиша баромад*” дар муносибати маънои грамматикии сараъзои чумлаҳо тағовути наҳвӣ дига намешавад: *Одина... баромад – ҷон... баромад*. Дар ҳар ду чумла ҳам ҳабарҳои феълии “*баромад*” дар шакли замони гузаштаи наздики сиғаи ҳабарӣ, шахси сеюми шумораи танҳо ифода ёфта, ба мубтадоҳои “Одина” ва ”ҷон” мувофиқати пурра кардааст.

ВФФ дар қолаби чумлаҳои мураккаби тобеъ ва пайваст вазифаҳои гуногуни наҳвиро адо мекунанд. Ҷунончи:

Агар ясавул *сад ҷон дошта бошад, якеаш ҳалос намешавад* [С.Айнӣ, Куллиёт, ч.2, с. 25]; ...навкарони гурганиш, “Салла биёр”, – гӯянд, қалла меоваранд, Шарифи бечораро лагадқӯб карда, бо ресмоне дасту пояшро баста, ба гӯшае гузоштанд [С.Айнӣ, Куллиёт, ч.1, с.236].

Дар мисоли аввал ВФФ бо чумлаи мураккаби тобеъ ифода ёфта, чумлаи пайрави ҳоли хилофи он ба сарҷумлаи “*якеаш ҳалос намешавад*” бо пайвандаки “агар” тобеъ шудааст. Дар матни дуюм ВФФ дар қолаби чумлаи мураккаби тобеъ ифода ёфта, чумлаи пайрави шарт “*гӯянд*” бо нутқи айнан нақлшудаи “*Салла биёр*” тағсил ёфтааст.

Дар мисоли зерин ВФФ дар қолаби чумлаи мураккаби пайвости хилофии “*аз ҳурдон гуноҳ, аз қалонон баҳшидан аст*” омадааст, ки он дар таркиби чумлаи мураккаби тобеи сертаркиби чида сарҷумларо аз ҷиҳати сабаб эзоҳ додааст: – Як бор беақлӣ кардааст, бубаҳшед, *аз ҳурдон гуноҳ, аз қалонон баҳшидан аст...* [С.Айнӣ, Куллиёт, ч.1, с.193].

ВФФ ба вазифаи воҳидҳои туфайлий ҳам меомадаанд. Аз маводи таҳқиқоти мо маълум мешавад, ки на танҳо воҳидҳои фразеологии номӣ, балки воҳидҳои фразеологии феълий ҳам дар қолаби ибора ва чумлаҳои содаи дутаркиба чун воҳидҳои туфайлий дар матн омада, муносибатҳои маъноии гуногуни модалиро ифода кардаанд:

– Ҳай-ҳай, ҷаим нарасад, ҳар чӣ, *Худоро шукр*, камтар ҳеста, мешиштагӣ шудед [Ҷ.Икромӣ, “Духтари оташ”, с.260]; ...ҳар рӯз ҷанд соат барзиёд кор карда, ҳамин пахтаҳои сӯҳта истодаро кафонда паҳн карда партоем, боз дар охири кор, *Худо ҳоҳад*, аз давлати ҳӯҷаин вақти шуморо хуш мекунам [С.Айнӣ, Куллиёт, ч.1, с.220].

Чумлаи рехтаи “Худо хоҳад” ифодакунандаи маънои модалии майл, орзу, ният, хоҳиши гӯяндаро ифода намуда, дар қолаби “исм (Худо) + аорист (шакли замони ҳозира-ояндаи сиғаи шартӣ-ҳоҳишмандӣ, шахси сеюм, шумораи танҳо”) рехта шудааст: ба чойи исми “Худо” калимаҳои дигари ҳаммаъни он, аз қабили “Эзид”, “Оллоҳ” ва ғайра намеояд, ҳабари он дар шаклҳои дигари сиға, замон, шахсу шумораи феъл ифода намегардад. Нависанда аз ҳамин ҳусусияти фразеологии ин унсури забон истифода бурда, онро дар шакли инкорӣ ба тарики таъкид истифода бурдааст: ...аммо *Худо ҳеч намехоҳад...*

Ҳамин тариқ, аз таҳқиқ ва баррасии мавзуи мазкур мо ба чунин хулосаҳо омадем:

1. Воҳидҳои фразеологӣ як хиссаи пурғановати ҳазинаи лӯғавии забони тоҷикиро ташкил намуда, дар ҳамаи услубҳои баён ба кор бурда мешаванд. Агар дар услубҳои коргузории расмӣ ва илмӣ ҷун калимаю истилоҳоти муқаррарии забон ба кор бурда шаванд, вале дар услуби бадӣ, публисистӣ-бадӣ ва баҳусус дар услуби муошират ё гуфтугӯйи озод ҷун унсури пурбуранги забон барои муассир ифода намудани фикр нақши муҳим доранд. Воҳидҳои фразеологии феълӣ ҳам дар шакли таркиб, чӣ дар шакли ибора, чӣ дар шакли ҷумлаҳои сода ва мураккаб ягон вазифаи нахвии забони адабии тоҷикро иҷро менамоянд.

2. Воҳидҳои фразеологӣ ба тасвири ҳодисаю воқеаҳои зиндагӣ ҳусни табӣ мебахшанд, зоро манбаи асосии пайдоиши воҳидҳои фразеологӣ забони зиндаи мардумист. Забони зинда аз таъсири лаҳҷаҳои маҳал ва забонҳои дигар эмин намемонад. Азбаски ҳама соҳаҳои ҳаёти ҷомеа дар расонаҳои ҳабарӣ ва асарҳои бадеи нависандагон инъикос меёбанд, ба миён омадани вариантҳои гуногуни ВФ ногузир аст. Мутаассифона, баробари вариантҳои солим ва ба меъёри забони адабӣ мувоғиқ чунин вариантҳои ВФ низ мушоҳида мешаванд, ки ҳусусияти умунистество молӣ надоранд ва ба талаботи меъёри забони адабии тоҷикӣ мувоғиқ нестанд.

3. ВФФ дар шакли таркибҳои феълӣ, ибораҳои феълӣ дар қолаби ҷумлаҳои содаи яктаркибаю дутаркиба, ҳулласу тафсилӣ, ҷумлаҳои мураккаби пайвасту тобеъ ба вазифаи ҳабар омада метавонанд. Аммо ба вазифаи аъзоҳои дигари ҷумла омадани ВФФ хеле маҳдуд будааст. ВФФ асосан дар шакли тасрифшавандаи феъл ба вазифаи ҳабар меояд. Дар шаклҳои тасрифнашавандаи феъл: масдар, сифати феълӣ ва феъли ҳол ба вазифаи аъзои ҷумла омадани ВФФ дар забон маъмул нест. Бинобар ин лозим доностем, ки дар мадди аввал вазифаҳои нахвии ВФФ-и дар шакли тасрифии феъл омадаро ба гурӯҳҳо ҷудо намуда, таҳлилу таҳқиқ намоем.

4. ВФФ яке аз навъҳои сермаҳсули захирави фразеологии забонамонро ташкил медиҳанд. Нисбат ба дигар гурӯҳҳои ВФ онҳоро дар матн озод ҷудо кардан имконпазир аст, зоро ҳусусиятҳои ҷузъи асосии онҳо – феъл (ҳоҳ тасрифшаванда ва ҳоҳ тасрифнашаванда) ба ин мусоидат мекунад. Маводи амалии забон далели он аст, ки феълҳои тасрифнашаванда дар ташаккули ВФФ чандон сермаҳсул нестанд. Чунин ВФ дар ду шакл истеъмол мегарданд: масдар ва сифати феълӣ.

5. Омӯзиш ва мавриди баррасӣ қарор гирифтани мавзуи вазифаҳои нахвии воҳидҳои фразеологии феълӣ дар ҷумлаҳои сода дар забоншиносии тоҷик собиқаи тӯлонӣ дорад. Заминаҳои таҳқиқи илмии дар забоншиносии умумӣ, маҳсусан, дар забоншиносии рус ташаккул ва густариш ёфтааст. Масъалаи мазкур дар

забоншиносии точик аз нимаи дуюми аспи XX мавриди омӯзиш ва таҳқиқ қарор гирифта, ба омӯзиши ин мавзӯй замина гузаштааст.

6. Таҳқиқи воҳидҳои фразеологии феълӣ ва вазифаҳои нахвии онҳо дорои аҳамияти муҳими ҳам назариявӣ ва ҳам амалӣ мебошанд. Дар шароити ҳозираи инкишофи забони точикӣ дақиқ муайян намудани вазифаҳои нахвии воҳидҳои фразеологии феълӣ, маҳсусан дар риштai фарҳанги сухани воло, бе таҳқиқи ҳамаҷонибаи вазифаҳои нахвии воҳидҳои фразеологии феълӣ, дараҷаи омӯзиши он, муродифот ва вариантинастӣ ва истифодаи онҳо аз имкон берун аст.

7. ВФФ як маънои яклуҳти ба ҳам наздикро ифода мекунанд, аммо аз нигоҳи доираи истеъмол, дараҷаи истеъмол, обуранги ҳиссӣ, услубӣ, замон ва маҳал тағовут доранд. Вазифаи нахвии онҳо вобаста ба мавқеи ҷойгиршавӣ ва шакли ифода муқаррар мегардад.

8. ВФФ дорои семантикаи маҳсус мебошанд, ки ба маъноҳои фразеологии сирф мағҳумӣ, мағҳумии образнок ва образнок чудо мекунанд. Агар як қисм ВФ дорои маънои мағҳумӣ бошад, қисми бештари онҳо як дараҷа образнокӣ низ зоҳир менамоянд. Дар як гурӯҳи ВФ мағҳум вучуд надорад, онҳо дорои танҳо образ мебошанд. Дар ВФФ асосан маънои мағҳумии образнок ифода ёфтааст, маънои мағҳумӣ камтар, образнок умуман мушоҳида намешавад. Агар дар қалима маънои мағҳумӣ асосӣ бошад, дар ВФ вазни маънои эҳсосотӣ зиёд аст.

9. Табиати ВФФ соҳтори грамматикии онҳоро муайян мекунад. Агар дар соҳтори грамматикии ВФ нуқсони ноҷизе роҳ ёфта бошад, меъёри забони адабӣ вайрон шуда, боиси ба вучуд омадани баҳси илмӣ мегардад. Сарфи назар аз он ки ВФФ чӣ гуна муносибати маъноиро дар ҷумла зоҳир менамоянд, вобаста ба мавқеи худ дар ҷумла ин ё он вазифаи нахвиро адо мекунанд.

10. Муносибати маъноии предикативӣ, пеш аз ҳама, бо шаклҳои тасрифии феъл ифода мегардад. ВФФ аз дигар ҳиссаҳои нутқ бо ҳамин ҳусусияти грамматикии худ фарқ мекунад. Муносибати предикативӣ дар ҷумла он аст, ки қалимаҳои маънодор ва таркибҳо ба вазифаи ҳабар омада, амал, ҳолат ва ё аломати дар қалима ё таркиб ифодаёфттаро ба воеъшавии амалу ҳолат ва аломат ва тасдиқ ё инкорӣ далолат мекунад. Ҳамин маънои грамматикий дар ҷумла зимни категорияҳои сиға, модалият, замон ва шакли феълҳои тасрифии ба вазифаи ҳабаромада ифода мегардад. ВФФ, пеш аз ҳама, бо ҳамин аломатҳои барҷастаи грамматикии худ аз навъҳои дигари воҳидҳои фразеологӣ фарқ мекунад.

11. Қисми зиёди ВФФ вариантиҳои асил ва бенуқсон доранд, ки дар заманаи соҳтори солим ва анъанаи суннатии забони адабии ҳазорсолаи точикӣ бунёд гардидаанд ва вариантиҳои ВФФ низ мавҷуданд, ки дар таносуби маъноии қалимаҳои таркиби ВФ ва соҳтори нахвӣ ноқисиҳо доранд ва ба забони меъёрий созгор нестанд. Бояд қайд кард, ки вазифаи нахвии ВФФ бояд аз рӯйи қолаби солими он муайян карда шавад, зоро тағиӣи як ҷузъ низ боиси хулоҳи носаҳҳо баровардани муҳаққиқон мегардад. Тағиӣ ёфтани тартиби муайяни ҷойи ҷузъҳои ВФФ ба нуқсон пайдо кардани қолаби солим ва ё аз байн рафтани онҳо оварда мерасонад.

12. Воҳидҳои фразеологии феълӣ дар шаклҳои тасрифӣ ҳамеша ҳусусияти предикативӣ зоҳир намуда, вазифаи ҳабарро ва дар шакли ғайритасрифӣ (acosan масдар ва сифати феълӣ) омада, бештар вазифаҳои аъзои пайрави ҷумларо адо мекунанд. ВФФ ба вазифаи муайянкунанда, пуркунанда ва навъҳои гуногуни ҳол (тарзи амал, замон, монандӣ, сабаб, мақсад) меоянд. Дар ин маврид онҳо бо шакли

масдарӣ ва сифати феълии ВФФ ифода мегарданд. Дар барчастатар ифода кардани вазифаи наҳвии онҳо воситаҳои грамматикий саҳми назаррас доранд.

13. Воҳидҳои фразеологии феълӣ, хоҳ дар шакли таркиб, хоҳ дар қолаби ибора ё чумла ифода шуда бошанд, ҷузъи бунёдири феъли тасрифӣ ё тасрифнашаванда ташкил медиҳад. Ҷузъи асосии таркиб, ибора ва чумлаҳои рехта бо шаклҳои тасрифии феъл ифода ёфта бошад, ВФФ ҳусусияти предикативӣ пайдо намуда, дар таркиби чумла ҳамеша ба вазифаи хабари феълӣ меояд. Ҷузъи асосии ВФ бо шаклҳои тасрифнашавандаи феъл (масдар, сифати феълӣ, феъли ҳол) ифода ёфта бошад, ВФФ ба вазифаи аъзоҳои гуногуни чумла омада метавонад. Аз ин чост, ки вазифаи наҳвии ВФФ ба шакли грамматикии ҷузъи бунёдии онҳо вобастагӣ дорад. Ҷузъи асосии таркибу ибораҳои фразеологии феълиро аксар шаклҳои тасрифшавандаи феъл ташкил медиҳад, Чунин таркибу ибораҳои рехта дар чумла ҳамеша ба вазифаи хабари феълӣ меоянд.

14. ВФФ-и дар қолаби чумлаҳои содаву мураккаб шаклгирифта ба соҳтори худ нигоҳ накарда вазифаи муайянни наҳвиро яклухт адо мекунанд. шаклан ба воҳидҳои озоди наҳвӣ монанд бошанд ҳам, мазмунан аз онҳо тафовут доранд, ки ин дар хира гардидани алоқаҳои грамматикии байни ҷузъҳои онҳо ва ифодаи маънои бутун зохир мегардад. Дар забони тоҷикӣ як миқдор чумлаҳои содаи хабарӣ, саволӣ, амрӣ ва хитобӣ вучуд доранд, ки таркибан қӯтоҳ ва рехта буда, аз ҷиҳати мазмун ҳам аз навъҳои муқаррарии воҳидҳои иртиботии чумлаҳои сода фарқ мекунанд. Чунин чумлаҳои рехтаро аз лиҳози ҳусусияти иртиботӣ (коммуникативӣ) ба хелҳои хабарӣ, амрӣ, саволӣ ва хитобӣ ҷудо кардан мумкин аст, ки вазифаи аъзоҳои гуногуни чумларо адо кардаанд.

#### **Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқ**

1. Кори диссертационӣ ва натиҷаҳои илмӣ-таҳқиқотии он метавонад, дар самти фразеология, наҳв, тарҷумаи бадей, суханварӣ, медиалингвистика, таҳияи дастуру воситаҳои таълимии соҳаи забоншиносӣ ва тарҷумашиноси мавриди истифода қарор гирад.

2. Натиҷаҳо, нуктаҳо ва маводи амалии рисола метавонад, дар ҷараёни таълими луғатшиносӣ, фразеология, наҳв, курсу семинарҳои маҳсус, назария ва амалияи тарҷума дар факултетҳои филологияи муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар самаранок кор фармуда шавад.

3. Даствардҳои илмии диссертатсия метавонад, дар пурра кардани ҷанбаҳои назарии наҳви забони тоҷикӣ ва ҳалли баъзе масъалаҳои фразеология мусоидат намояд.

4. Натиҷаҳои рисола ба корҳои илмӣ-таҳқиқотии минбаъда дар самти фразеология ва наҳв ҳамчун замина хизмат карда метавонад.

#### **Муҳтавои асосии диссертатсия дар мақолаҳои зерин инъикос ёфтааст:**

- А) Мақолаҳое, ки дар нашрияҳои дар феҳрасти маҷаллаю нашрияҳои тавсиядодашудаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр гардидаанд:
- [1 – М]. Нурматова М. Р. Ба вазифаи аъзоҳои чумла омадани фразеологизмҳои феълӣ // ДДХ. Паёми Донишгоҳ, № 3(52), 2017. – С. 196-199.
- [2 – М]. Нурматова М.Р. Омадани воҳидҳои фразеологӣ дар шакли феълҳои тасрифӣ ва ғайритасрифӣ // ДДХ. Номаи Донишгоҳ, № 2(55), 2018. – С.189- 194.

**[3 – М]. Нурматова М.Р.** Сохтори семантиктай ва грамматикии воҳидҳои фразеологии феълӣ дар забони тоҷикӣ // ДДБҲСТ. Ахбори ДДБҲСТ, № 2 (79) 2019. – С.119-128.

**Б) Мақолаҳои дар дигар нашрияҳо чопшуда:**

**[4 – М].** Нурматова М.Р. Аз таърихи омӯзиши фразеологии забони адабии тоҷик // Конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳурияйӣ бахшида ба даҳсолагии ДКМТ 2016. – С.181-183.

**[5 – М].** Нурматова М.Р. Корбурди воҳидҳои фразеологии феълӣ ба вазифаи аъзоҳои ҷумла // Конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳурияйӣ бахшида ба даҳсолагии ДКМТ, 2016. – С.183-184.

**[6 – М].** Нурматова М. Р. Ҳусусиятҳои маъноии воҳидҳои фразеологӣ // Конференсияи илмӣ-амалӣ бахшида ба 80-солагии дотсент Сатторов М. С. дар мавзуи “Ваҳдати миллӣ ва рушди инноватсионии иқтисодиёти ҷумҳурии Тоҷикистон”, 20 майи соли 2017. – С.222-224.

**[7 – М].** Нурматова М.Р. Вазифаи наҳвии воҳидҳои фразеологии феълӣ// Конференсияи илмӣ-амалии байналмилалӣ, 30 апрели соли 2017. – С.105-107.

**[8 – М].** Нурматова М.Р. Ба вазифаи наҳвии аъзоҳои ҷумла омадани воҳидҳои фразеологии феълӣ // Конференсияи илмӣ-адабии ҷумҳурияи Ҷонишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, 14 апрели 2017. – С.167- 169.

**[9 – М].** Нурматова М.Р. Сохтори наҳвии воҳидҳои фразеологӣ дар забони адабии тоҷик// Конференсияи илмӣ-амалӣ бахшида ба таҷлили Рӯзи забони давлатии ҶТ.”Муаммоҳои таҳияи матнҳои техникӣ бо забони давлатӣ”, 13 октябри 2018, ДКМТ. – С.62-64.

**[10 – М].** Нурматова М.Р. Даражаи таҳқиқи воҳидҳои фразеологии феълӣ дар забони адабии тоҷик // Конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳурияйӣ, 10 ноябрь 2018. – С.123-125.

**[11 – М].** Нурматова М.Р. Таснифоти воҳидҳои фразеологии феълӣ// ДКМТ. Конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳурияйӣ, 10 ноября 2018. – С.126-129.

**[12 – М].** Нурматова М.Р. Вазифаҳои наҳвии таркибҳои фразеологии феълӣ // Конференсияи илмӣ-амалии “Геология ва иқтишофи кандаҳишои фоиданок // ДКМТ 15-ноябрь 2018. – С.193-195.

**[13 – М].** Нурматова М.Р. Сермаъноии воҳидҳои фразеологии феълӣ //ДКМТ. Конференсияи илмӣ-амалии байналмилалӣ 30-апрели соли 2019. – С. 165-167.

**[14 – М].** Нурматова М.Р. Ҷумлаҳои фразеологӣ дар забони адабии тоҷик// Конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳурияйӣ 18-майи 2019. – С.68- 70.

**[15 – М].** Нурматова М.Р. Сохтори наҳвии воҳидҳои фразеологӣ дар забони адабии тоҷик // Конференсияи илмӣ-амалӣ бахшида ба ҳадафи ҷоруми миллӣ-саноатиқунонии кишвар, 2019. – С.62-65.

**[16 – М].** Нурматова М.Р. Меъёрҳои корбурди воҳидҳои фразеологии феълӣ // Бӯстон. ДКМТ. Конференсияи илмӣ-амалии байналмилалӣ 30-апрели соли 2018. – С.115-117.

**[17 – М].** Нурматова М.Р. Ба вазифаи ҳабар омадани воҳидҳои фразеологии предикативӣ (ВФП) // Бустон. ДКМТ. Конференсияи илмӣ-амалии байналмилалӣ “Логистика ва ҳамлу нақли мултимодалӣ: муаммоҳо ва роҳҳои ҳалли онҳо, 22.12.2018. – С. 264 -266.

**[18 – М].** Нурматова М.Р. Сермаъногии воҳидҳои фразеологӣ дар забони адабии тоҷик //Бӯстон. ДКМТ. Конференсияи илмӣ-амалии байналмилалӣ. – С. 265 -267.

[19 – М]. Нурматова М.Р. Омӯзиши воҳидҳои фразеологии феълии забони тоҷикӣ вобаста ба ихтисоси донишҷӯён // Муаммоҳои тавссеаи тафаккури техникии муҳандисони ҷавон ва роҳҳои ҳалли онҳо дар замони муосир. Семинари илмӣ-амалии вилоятӣ// Бустн. ДКМТ.14 марта 2020. – С.56-58.

[20 – М]. Нурматова М.Р. Воҳидҳои фразеологии феълии забони тоҷикӣ ва дараҷаи омӯхта шудани он // Конференсияи байналмилалии илмию амалии “Медиалингвистика ва услубшиносӣ: проблема ва дурнамо” ба муносабати 85-солагии профессор Баҳриддин Камолиддинов // Бӯстон.ДКМТ (22-23 октябри соли 2020). – С.373-377.

[21 – М]. Нурматова М.Р. Воҳидҳои фразеологии феълӣ дар забони адабии тоҷик // Конференсияи илмӣ-амалӣ баҳшида ба 30- солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон // Бӯстон.ДКМТ, 2021. – С.161-163.

**ТАДЖИКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**УДК:491.550-56**

**ББК 81.2 (тадж.)**

**Н – 90**

*На правах рукописи*

**НУРМАТОВА МАКСУДА РУЗИБОЕВНА**

**СИНТАКСИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ И НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ГЛАГОЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В СОВРЕМЕННОМ  
ТАДЖИКСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ**

**АВТОРЕФЕРАТ**

диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических наук по  
специальности 10.02.01 – Таджикский язык

**Душанбе – 2022**

Диссертация подготовлена на кафедре таджикского языка Худжандского государственного университета имени Бободжона Гафурова.

**Научный руководитель:**

Камолиддинов Бахриддин – доктор филологических наук, профессор кафедры стилистики и литературного редактирования Таджикского национального университета

**Научный консультант:**

Мирзоева Мохира Мадибухимовна – доктор филологических наук, профессор кафедры стилистики и литературного редактирования Таджикского национального университета

**Официальные оппоненты:**

Гадоев Нурхон – доктор филологических наук, профессор кафедры теории и практики языкознания Таджикского государственного педагогического университета имени С.Айни

Абдуллоева Гулрухсор Зиёдуллоевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры таджикского языка Таджикского государственного института языков имени С. Улугзаде

**Ведущая организация:**

**Институт языка и литературы имени Абуабдулло Рудаки**

Защита состоится “16“ июня 2022 года “15:00” часов на заседании диссертационного совета 6D. КОА-021 при Таджикском национальном университете (734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, Буни Хисорак, учебный корпус №10 ТНУ, зал Ученого совета факультета таджикской филологии, №503).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Таджикского национального университета и на сайте [www.tnu.tj](http://www.tnu.tj) (734025, Республика Таджикистан, 734025, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17).

Автореферат разослан “\_\_\_” 2022 г.

Учёный секретарь диссертационного совета, д.ф.н., профессор



Джураева М. Р.

## ВВЕДЕНИЕ

Современный таджикский литературный язык является одним из богатых древних языков, который имеет широкие возможности для выражения мысли говорящего. Богатый ресурс лексических, фразеологических и стилеограмматических единиц языка предоставляет возможность точному и целенаправленному выражению мысли, так как различные языковые единицы выполняют определенные художественно-эстетические функции. Вся красота и изящность языка отражается в художественных и публицистических произведениях. Следовательно, исследование различных вопросов таджикского языка на примере художественной литературы и СМИ выявит множество неизученных проблем языка. В силу этого изучение синтаксических функций фразеологических единиц<sup>1</sup> является своевременным и актуальным. Настоящая работа посвящена синтаксическим функциям глагольных фразеологических единиц<sup>2</sup> современного таджикского литературного языка.

**Актуальность темы исследования.** В конце XIX и в начале XX веков в результате ещё большего проявления склонности к сближению нормы литературного языка и элементов разговорной речи со стороны литераторов, стремления к изучению родного языка в учебных заведениях советского времени, и в особенности, после принятия Закона о государственном языке и расширения поля его деятельности во всех сферах общественной жизни расширился и диапазон употребления данного элемента разговорной речи. Информационно-цифровая революция, возникновения один за другим новых агентств и теле и радиоканалов не только в столице и областях, но и в районах республики расширили круг употребления элементов разговорного языка, в том числе фразеологических единиц. Возникла необходимость, чтобы лингвисты обратили внимание на всесторонний анализ и исследование фразеологических единиц, а лексикографам необходимо разработать и составить современный фразеологический словарь. Фразеологические единицы составляют солидную часть лексики таджикского языка и используются, практически, во всех стилях языка. Если в официально-деловом и научном стилях они употребляются в качестве обычной лексики, то в художественном, публицистическо-художественном, и особенно, в разговорном стилях их метафоричность предоставляет огромные возможности для образного, экспрессивного выражения мысли. Фразеологические обороты придают естественность описаниям явлений и событий действительности.

Поскольку в шестидесятые годы двадцатого столетия состав и семантические особенности фразеологических единиц таджикского языка не были достаточно изучены, варианты одной фразеологической единицы в словаре приводятся в различных статьях. Этот недостаток наблюдается и в ряде научных книг, статей, посвящённых фразеологическим единицам и даже в примерах учебников. Подобная картина побудила нас рассмотреть фразеологические единицы с синтаксической точки зрения и проанализировать синтаксические функции фразеологических единиц. Другой вопрос, который на наш взгляд, является наиболее важным, но спорным, это синтаксические функции тех фразеологических единиц, которые по составу напоминают простые или сложные предложения, выполняют функцию сказуемого или других членов предложения.

**Степень научной разработанности исследуемой темы.** В таджикской лингвистике исследование различных теоретических вопросов фразеологии непосредственно связано с именем известного ученого-лингвиста Х. Маджидова. Исследователь в своих фундаментальных трудах и серии статей уделил внимание

---

<sup>1</sup> В дальнейшем ФЕ

<sup>2</sup> В дальнейшем ГФЕ

вопросам семантики, структуры, составу таджикских ФЕ<sup>3</sup>, и рассмотрел этимологию и закономерностей их формирования.

Тема синтаксической функции фразеологических единиц является разносторонней, обширной и нуждается в детальном исследовании. Исследование фразеологических единиц в русском языкоznании началось намного раньше. Исследование отдельных вопросов фразеологии таджикского языка связано с изданием известных статей академика В. В. Виноградова [Виноградов 1977; 6-10]<sup>4</sup>, после которых в таджикском языкоznании появились многочисленные научные книги и статьи, в которых рассматривались различные вопросы теории, семантико-грамматической структуры, отличительных особенностей фразеологизмовот других языковых единиц.

Академик В. В. Виноградов после публикации французского учёного Шарля Балли [Балли 1955; 16] представил свою тройную классификацию: фразеологические сращения; фразеологические единства; фразеологические сочетания [Шанский 1985; 126]. Один из специалистов в области фразеологии, индолог О.Г.Улсиферов ведёт диспут по поводу определения объёмов и границ фразеологических единиц, их отличительных особенностей от слов и свободных словосочетаний, семантической классификации фразеологических единиц, преобразования словосочетаний в сложные слова, а также по вопросу вхождения пословиц и поговорок и афоризмов в состав фразеологизмов с такими учёными, как В. В. Виноградов, А. И. Смирницкий, С. И. Ожегов, И. Е. Аничков, А. Л. Булаховский, А. А. Реформацкий, В. А. Ларин, А. И. Ефимов и др. [Ульсиферов 1987].

Основоположник фразеологической науки Шарль Балли делит словосочетания на четыре группы: свободные словосочетания, метафорические словосочетания, фразеологический ряд, фразеологические единицы [Балли 1955; 6].

Испанский лингвист Х. Касарес указывает на три группы фразеологических единиц: именные словосочетания, глагольные словосочетания и пословицы [см.: Рахимова 2012; 10]. А. И. Смирницкий классифицирует ФЕ с точки зрения количества компонентов на фразеологизмы с одним содержательным компонентом, с двумя содержательными компонентами и многокомпонентные. По мнению лингвиста, эти три вида фразеологических единиц образуются из одного самостоятельного и вспомогательного или из двух и более самостоятельных слов [Смирницкий 1956; 10].

В уникальном исследовании Носирджона Маъсуми “Очерки по развитию таджикского литературного языка”, который посвящён анализу языка и стиля повести С.Айни “Смерть ростовщика”, выделена отдельная глава относительно ФЕ и их стилистическим особенностям под названием “Идиоматика и фразеология”. Несмотря на то, что в данном исследовании о синтаксической функции ФЕ ничего не говорится, Н. Маъсуми излагает свою позицию относительно их структуры [Маъсуми 1954; 188-189]<sup>5</sup>.

Ввиду того, что история изучения ФЕ в общем и персидско-таджикском языкоznании подробно изложена в научных исследованиях учёных-языковедов, таких как Ю. А. Рубинчик [1981; 205], Х. Маджидов [2006; 62], С. В. Хушенова [1971; 120] и др., а также ввиду того, что тема нашего исследования посвящена синтаксическим функциям ГФЕ современного таджикского литературного языка, мы решили обратить внимание на два аспекта изучения данного вопроса: первое, классификация

<sup>3</sup> Мачидов Х. Фразеология забони ҳозираи тоҷик / Х. Мачидов. – Душанбе, 1982. – 102 с.; Маджидов Х. Фразеологическая система современного таджикского языка / Х. Маджидов. – Душанбе: Деваштич, 2006. – 409 с.

<sup>4</sup> Виноградов В. В. Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисциплины. / Избранные труды. Лексикология и лексикография. / В. В. Виноградов. – М: Наука, 1977. – 260 с.

<sup>5</sup> Маъсумӣ Н. Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик / Н. Маъсумӣ. – Столинобод: Нашрдавтоҷ, 1959. – 295 с.

ФЕ и структурно-семантических особенностей ГФЕ, второе, синтаксическая функция структурных видов ГФЕ в таджикском и персидском языках.

Изучение ФЕ таджикского языка как и в других языках началось с половины прошлого века. Поэтому о некоторых вопросах фразеологизмов, в частности, синтаксических функций ФЕ таджикского языка можно приобрести разрозненные сведения в учебниках второй половины прошлого века. К примеру, в разделе обстоятельства учебника “Современный таджикский литературный язык” отмечается выражение обстоятельства образа действия, сходства и времени посредством ФЕ [ЗАХТ 1986].

В научной работе Б. Камолиддина «Язык и стиль Хакима Карима» [Камолиддинов 1967; 131-132]<sup>6</sup>, в академической научной грамматике современного таджикского литературного языка также есть краткие сведения по синтаксическим функциям фразеологических единиц [Грамматика 1963; 120]<sup>7</sup>.

В разделе обстоятельства образа действия книги Б.Н. Ниёзмухаммадова и Ш.Рустамова «Некоторые вопросы синтаксиса современного таджикского литературного языка» речь идёт о синтаксических функциях ФЕ [Рустамов 1998; 16-17]<sup>8</sup>. Аналогичное сведение с дополнением того, что “фразеологические единицы обозначают не только состояние действия сказуемого, но и состояние всего предложения”, с несколькими примерами наблюдается и в учебнике высших учебных заведений – “Современный таджикский литературный язык”: *Лом нағуфта даҳани фарзандонашро мепойиданд* [Ҳ.Карим, Оқшуда, с.138] / *Молча следили за (уст) его детьми; Инобат ҳам дастонашро аз кафк тоза карду чаим бар замин дӯхта ба гӯш кардан ҳозир шуд* [П.Толис, Куллиёт, с. 146] / *Инобат очистила руки от пены и устремив взоры вниз, принялась слушать* [Мақсадов 1979; 147]<sup>9</sup>.

Ученый-лингвист М. Ф. Исматуллоев во второй части своей работы “Грамматические очерки об обстоятельствах в современном таджикском литературном языке” отмечает выражение обстоятельства образа действия с ФЕ [Исматуллоев 1986; 40]<sup>10</sup>. В учебном пособии исследователя М.Норматова также отмечается выражение обстоятельства образа действия фразеологизмами [Норматов 2011; 107]<sup>11</sup>.

В двух авторитетных научных трудах детально исследованы структура ФЕ персидского и таджикского языков: первое – монография Ю.А.Рубинчика «Основы фразеологии персидского языка» [1981]<sup>12</sup>, второе – монография Х. Маджидова «Фразеологическая система современного таджикского литературного языка» [2006]<sup>13</sup>.

В обеих работах ФЕ персидского и таджикского языков классифицированы на именные и глагольные, а в структурном плане Ю.А.Рубинчик выделяет две разновидности: словосочетание и предложение, а Х. Маджидов три: предложение, словосочетание и сочетание.

Авторы указанных работ исследовали синтаксическую структуру фразеологизмов персидского и таджикского языков, но не уделили внимание их синтаксическим функциям в предложении. Исследователь Ю. А. Рубинчик во второй

<sup>6</sup> Камолиддинов Б. Забон ва услуби Ҳаким Карим / Б. Камолиддинов. Душанбе: Ирфон, 1967. – С. 131-132.

<sup>7</sup> Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. ч.2 / – Душанбе: Дошиш, 1986. – 372 с.

<sup>8</sup> Максудов Т.Лексика ва фразеологияи шеваи Исфара / Т.Максудов. – Душанбе: Ирфон, 1972. – 208 с.

<sup>9</sup> Максудов Т.Лексика ва фразеологияи шеваи Исфара / Т.Максудов. – Душанбе: Ирфон, 1972. – 208 с.

<sup>10</sup> Исматуллоев М. Ф.Очеркҳои ғрамматикий оид ба ҳолшарҳкунандаҳо дар забони адабии ҳозираи тоҷик. Қ.2 / М. Ф.Исматуллоев. – Душанбе: Маориф, 1986. – 128 с.

<sup>11</sup> Норматов М. Забони адабии ҳозираи тоҷик. Синтаксис. – Душанбе, 2011. – С. 107.

<sup>12</sup> Рубинчик Ю.А. Основы фразеологии персидского языка / Ю.А.Рубинчик. – М: Наука, 1981. – 276 с.

<sup>13</sup> Маджидов Х. Фразеологическая система современного таджикского языка / Х. Маджидов. – Душанбе: Деваштич, 2006. – 409 с.

главе своей монографии – «Основы фразеологии персидского языка» детально рассматривает именные фразеологические единицы [Рубинчик 1981; 10-12], в третьей – ГФЕ [Рубинчик 1981; 17-20], а в четвертой – фразеологические предложения [Рубинчик 1981; 21-22].

Единичный научный труд, в котором в определенной степени исследована синтаксические функции фразеологизмов таджикского языка, является кандидатская диссертация Х. Джалилова «Структурно-семантические и синтаксические особенности фразеологических единиц в современном таджикском литературном языке», вторая глава которой посвящена синтаксическим функциям ФЕ [Джалилов 1976]. В своей работе автор классифицирует ФЕ таджикского языка в семантическом плане и по морфологической соотнесенности на субстантивные, адъективные, адвербальные и глагольные, и вкратце анализирует синтаксические функции каждой группы. Его научная статья «Синтаксические функции фразеологических единиц» опубликована в журнале «Мактаби советӣ» (Советская школа) под №6 [1975].

Позднее Х. Джалилов в соавторстве с М.Максудовым и Ф. Зикриёевым издаёт учебно-методическое пособие «О фразеологических единицах и их синтаксических функциях» (в помощь студентам высших учебных заведений) [Максудов 1976; 88]<sup>14</sup>.

В разделе «Выражение сказуемого фразеологическими единицами» рассмотрено выражение сказуемого формой причастия, и в отдельных частях работы проанализировано выражение сказуемого с субстантивными, адъективными и адвербальными фразеологизмами. Поскольку тема нашей работы посвящена синтаксическим функциям ФЕ, мы во второй главе детально рассмотрим выражение сказуемого с неспрягаемыми формами глагола.

В данной работе авторы в отдельной главе «О фразеологических единицах и их синтаксических функциях» вкратце рассматривают синтаксические функции ГФЕ. В данной главе проанализирована семантическое и грамматическое выражение каждого члена предложения (подлежащее, сказуемое, определение, дополнение, обстоятельство и его разновидности) [Максудов 1976; 38-63].

В монографии Б. Камолиддина “Синонимия субстантивных словосочетаний и простых предложений” наблюдаются отдельные заметки относительно синтаксических функций ФЕ [Камолиддинов 2012; 192-193]<sup>15</sup>.

Серия научных статей отечественных исследователей посвящены вопросу синтаксических функций фразеологизмов таджикского языка. В частности, в статье фразеолога М.М.Мирзоевой «Синтаксические функции лексико-фразеологических синонимов художественной прозы С.Айни» отмечается, что фразеологические единицы выступают в роли синонимов лексических единиц не только по их общности или близости семантики, но и по их синтаксических функций, т.е., фразеологические и лексические единицы в составе контекста выступают в роли одного и того же члена предложения [Мирзоева 2017; 87].

В научной статье профессора С. Сабзаева “Об одной синтаксической функции фразеологических словосочетаний” речь идет об одной синтаксической функции ГФЕ. Автор, рассматривая сказуемое, выраженное ФЕ, смешивает некоторые глагольные сочетания с ФЕ.[Сабзаев 1975; 24-25]<sup>16</sup>.

В научно-методической статье исследователя М. Курбонова «Изучение фразеологизмов» рассматривается синтаксическая структура ФЕ и его отношение к

<sup>14</sup> Мақсудов Т., Зикриёев Ф., Чалилов Х. Воҳидҳои фразеологӣ ва вазифаи синтаксисии онҳо. – Душанбе, 1976. – 88 с.

<sup>15</sup> Камолиддинов Б. Синонимия субстантивных словосочетаний и простых предложений. – Душанбе, 2012. – С. 192-193.

<sup>16</sup> Сабзаев С. М. Дар бораи як вазифаи синтаксисии ибораҳои фразеологӣ / С. М.Сабзаев // Мактаби советӣ. – 1975. – №4. – С. (24-26).

синтаксической структуре свободных синтаксических конструкций. Автор исследовал различия простых предложений от устойчивых [Курбонов 1978; 24-25]<sup>17</sup>.

В исследовании вопросов таджикской фразеологии необходимо подчеркнуть заслугу ученого-лингвиста Х. Маджидова. Исследователь в своих статьях “Некоторые вопросы фразеологии таджикского языка” [1966], “Отличительные признаки фразеологических единиц таджикского языка” [1967], “Фразеологические предложения” [1978], “Фразеологические сочетания” [1980], “Фразеологические единицы и слово” [1984], “Фразеологические словосочетания и глагольные сочетания” [1986], “Лексическая структура фразеологических единиц” [1986] и в учебном пособии “Фразеология современного таджикского языка” [1982] исследует грамматические особенности, синтаксические функции, общность и отличия ФЕ от слова, глагольные сочетания и резюмирует теорию таджикской фразеологии в своей научной монографии “Фразеологическая система современного таджикского литературного языка” [2006].

Научные разработки исследователей Ю.А. Рубинчика и Х. Маджидова имеют огромное значение в решении вопроса синтаксических функций ФЕ, так как перед тем, как определить синтаксические функции различных разновидностей фразеологизмов необходимо всесторонне изучить их синтаксическую структуру: какими способами члены предложения выражаются именными и глагольными фразеологизмами, и сделать точный вывод. Поэтому в процессе исследования темы диссертации мы руководствовались научными разработками указанных авторов.

Докторская диссертация Р. Сайдова “Фразеология таджикской народной поэзии” [Сайдов 1995; 14]<sup>18</sup>, работа Б. Махкамовой “Семантико-стилистические особенности фразеологических единиц в поэзии Лоика Шерали” [Махкамова 2006; 12]<sup>19</sup> и диссертация М. Неъматовой под названием “Народные разговорные единицы в поэзии XX века” посвящены различным аспектам ФЕ [Неъматова 2010; 11]<sup>20</sup>.

В кандидатской диссертации М.М. Раджаповой “Структурно-семантические особенности коммуникативных фразеологических единиц в таджикском и английском языках” ФЕ таджикского и английского языков проанализированы по структуре и семантике [Раджапова 2010; 26]<sup>21</sup>.

Таким образом, относительно семантической и грамматической структуры и степени изучения синтаксических функций ФЕ мнения исследователей расходятся. В целом, теоретический и практический аспект ФЕ, в частности ГФЕ, требует детального изучения их синтаксических функций.

**Связь исследования с программами (проектами) или научными темами.** Выводы настоящего исследования могут способствовать совершенствованию учебных программ. Тема исследования является частью научно-исследовательской работы кафедры таджикского языка филологического факультета Худжандского государственного университета имени академика Б. Гафурова.

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

**Цель исследования.** Основной целью настоящего исследования является определение места глагольных фразеологических единиц в структуре синтаксиса таджикского языка.

<sup>17</sup> Курбонов М. Омӯзиши мавзӯи фразеологизмҳо / М. Қурбонов // Мактаби советӣ – 1978. – № 4. – С. 24-25.

<sup>18</sup> Сайдов Р. Фразеологияи назми ҳалқи тоҷик: Рисола... докт. илмҳои филологӣ / Р.Сайдов. – Душанбе, 1995. – 125 с.

<sup>19</sup> Махкамова Б. Ҳусусиятҳои семантикаи услубии воҳидҳои фразеологӣ дар назми Лоик Шерали / Б. Махкамова. – Душанбе, 2006. – С. 12.

<sup>20</sup> Неъматова М. Воҳидҳои ҳалқии гуфтугӯйӣ дар назми асри XX / М. Неъматова. – Душанбе, 2010. – С. 11.

<sup>21</sup> Раджапова М.М. Структурно-семантические особенности коммуникативных фразеологических единиц в таджикском и английском языках / М.М. Раджапова. – Душанбе, 2010. – С. 26.

**Задачи исследования.** Поставленная цель предполагает решение следующих основных задач:

- Определение степени изученности синтаксической структуры фразеологических единиц в таджикском языкознании;
- Изучение грамматических форм и моделей ГФЕ и определение их синтаксических функций;
- Исследование синтаксических функций фразеологических единиц: глагольные составы и словосочетания таджикского языка;
- Определение синтаксических функций глагольных фразеологических единиц, которые выражаются в форме простых, сложносочинённых и сложноподчинённых предложений;
- Исследование семантических особенностей фразеологических глагольных словосочетаний и их синонимичность.

**Объект исследования.** Исходя из того, что фразеологические единицы, прежде всего, активно употребляются в художественном стиле, публицистико-художественных жанрах, в качестве исследуемого материала использованы произведения литераторов классической и современной литературы, а также материалы современной печати. Иногда для соблюдения норм литературного языка обращаемся к “Словарю фразеологических единиц” М. Ф. Фозилова [1963-1964].

**Тема исследования.** Предметом исследования нашей научной работы является “**Синтаксические функции и некоторые особенности глагольных фразеологических единиц в современном таджикском литературном языке**”

**Гипотеза исследования** заключается в следующем: обучение семантических и структурных особенностей и синтаксического аспекта ГФЕ таджикского языка будет эффективным, если в тексте художественного произведения и таджикской печати использовать их правильную версию; неуместно и неверно не изменить состав ГФЕ; писатели, журналисты и переводчики художественных произведений будут учитывать норму употребления устойчивых единиц языка.

**Общетеоретические основы исследования.** Для достижения поставленных целей и задач мы руководствовались теоретическими исследованиями в области фразеологии и синтаксиса. Методологическую и теоретическую основу диссертации составили научные труды известных ученых в области фразеологии и синтаксиса, такие как Н. Маъсуми [1959], Х. Джалилова [1969], Т.О. Максудова, Ф. Зикриёва, Х. Джалилова [1976], Х. Маджидова [1982; 2006; 2007], Б. Камолиддинова [1973; 1989; 2005; 2009; 2012], Л. С. Пейсикова [1975], Ю. А. Рубинчика [1981] и др.

**Методологическую основу исследования** составили труды таджикских и зарубежных исследователей о грамматике, фразеологии, синтаксисе, в частности, выражении членов предложения ГФЕ, нормативном употреблении этих единиц языка.

**Новизна темы диссертации.** В диссертации впервые объектом монографического научного исследования становится синтаксическая функция фразеологических единиц на основе богатого материала художественной литературы. В диссертации излагается принципиально новые взгляды на вопрос грамматических средств членов предложения, выраженные фразеологическими глагольными единицами, которые до сих пор не оказывались в поле зрения исследователей фразеологических единиц таджикского языка.

**Основные положения, выносимые на защиту:**

1. Проведена структурно-семантическая классификация фразеологизмов таджикского языка: именные, глагольные и наречные фразеологические единицы;
2. Определена синтаксическая структура глагольных фразеологических единиц и степень их изученности в таджикском языкознании;
3. Определены синтаксические функции фразеологических единиц в таджикском языке. ФЕ в структурном плане разделяются на сочетания, словосочетания и предложения, но несмотря на это, указывают на одно целостное понятие и выполняют одну синтаксическую функцию;
4. Определены синтаксические функции глагольных фразеологических сочетаний; Определено, что синтаксические функции глагольных фразеологических сочетаний зависит от место их расположения в тексте. Они выполняют функцию сказуемого, определения, обстоятельства образа действия;
5. Определены синтаксические функции глагольных фразеологических сложносочетаний; Глагольные фразеологические словосочетания (ГФС) в зависимости от спрягаемых и неспрягаемых форм глагола выполняют определенную синтаксическую функцию. Они часто формируются как инфинитивные и причастные словосочетания и выполняют функцию всех членов предложения;
6. Аргументированы синтаксические функции фразеологических глагольных единиц, выраженные в форме простых, сложносочинённых и сложноподчинённых предложений. Синтаксические функции ГФЕ, сформированных в форме простых, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, указывают на одно целостное значение и в зависимости от места расположения в контексте, выполняют определенную синтаксическую функцию.

**Теоретическая и практическая значимость исследования.** Научные результаты данной работы помогут в дальнейшем изучении и исследовании спорных вопросов фразеологических единиц, в особенности, глагольных фразеологических единиц и их синтаксических функций, эволюции и дальнейшего процесса развития синтаксиса, преподавании таджикского языка в средних и высших учебных заведениях, в вопросах изучения, исследования и преподавания стилистики и литературного редактирования.

Результаты и рекомендации настоящего исследования могут быть использованы при составлении фразеологического словаря таджикского литературного языка, а также при составлении учебников и учебных пособий по теме синтаксических функций фразеологических единиц, при проведении спецкурсов и спецсеминаров.

**Соответствие диссертации паспорту научной специальности.** Диссертация на тему “Синтаксические функции и некоторые особенности глагольных фразеологических единиц в современном таджикском литературном языке” на соискание учёной степени кандидата филологических наук соответствует паспорту научной специальности 10.02.01 – Таджикский язык.

**Личный вклад автора.** Основные вопросы, рассматриваемые в диссертации, проектированы научным руководителем, и её автор на примере материалов художественной литературы исследовала синтаксические функции ГФЕ в современном таджикском литературном языке. В диссертации и опубликованных статьях автора отражены основные положения исследования.

**Утверждение и внедрение результатов диссертации.** Основное содержание диссертации изложены в выступлениях и докладах на конференциях университетского, республиканского и международного уровней, а также в отдельных статьях, опубликованных автором в различных сборниках и журналах.

**Публикации по теме диссертации.** Основное содержание диссертации опубликованы в 3 статьях, опубликованных в рецензируемых журналах, зарегистрированных ВАК при Президенте Республики Таджикистан и в 18 статьях в различных научных журналах.

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на кафедре таджикского языка ХГУ им. академика Б.Гафурова (протокол №5 от 21.12.2019) и на кафедре современного таджикского языка ТНУ (протокол №15 от 03.06.2021).

**Структура и объем диссертации.** Диссертация состоит из списка сокращений, введения, трех глав, заключения и списка литературы. Объем диссертации составляет 175 печатных страниц.

## ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, даётся общая характеристика степени её разработанности, отмечается связь исследования с программами (проектами) или научными темами, определяются цели и задачи работы, объект, предмет и гипотеза исследования, раскрываются теоретическая и методологическая основа работы, обосновывается её научная новизна, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, указана теоретическая и практическая значимость исследования, отмечается соответствие диссертации паспорту научной специальности, личный вклад автора, также приводятся сведения об апробации результатов исследования, списка публикаций и даётся структура и объем диссертации.

Первая глава называется «**Глагольные фразеологические единицы таджикского языка и их семантико-грамматическая структура**», и состоит из трех разделов: 1. Семантические особенности глагольных фразеологических единиц; 2. Грамматическая структура глагольных фразеологических единиц; 3. Влияние место расположения компонентов фразеологических единиц на их синтаксическую функцию.

ФЕ со своим целостным значением создают особый тип семантики. Значение, на которое направлен фразеологический знак, есть фразеологическая семантика. В зависимости от характера проявления различается: а) собственно концептуальное, б) концептуально-образное и в) образное значения [Маджидов 2006: 106]<sup>22</sup>. ГФЕ не исключение, в частности фразеологизмы, основным компонентом которых являются спрягаемые глаголы. По проведенным исследованиям ученых оказалось, что по фразеологическому значению ГФЕ “охватывают большой диапазон концептуально-образных значений. ГФЕ с собственно концептуальными значениями весьма незначительны, а с образно-обобщенными значениями вовсе отсутствуют” [Маджидов 2006: 237].

Глагольные фразеологические словосочетания<sup>23</sup> с собственно концептуальными значениями указывают на действия и процессы, которые могут выражаться обычными лексическими глаголами, но отличие ГФС проявляется в их целостном значении. Это различие можно наблюдать в сравнении ГФС с их синонимами-глаголами: роҳ рафтан (ходить) – рафтан (идти), аз роҳ бозистодан (остановиться) – бозистодан (остановиться), дуо хондан (читать заклинание) – хондан (читать): Баъд аз ягон соат роҳ рафтан, аз тарафи дасти рост ба дурии тахминан ҳазор қадам дуди сиёхи шарораолуде намудор гардид, ки ба ҳаво печида мебаромад [С. Айнӣ, “Марги судхӯр”, 74] – После одного часа ходьбы с правой стороны показался чёрный дым, который с воздухом поднимался вверх; Қориишкамба бо ҳамин мулохиза аз роҳрави сementии пеши бонк ба тарафи лаби ҳавзи Девонбегӣ раҳсипор шуд, аммо баъд аз ду-се қадам партофтан аз рафтан бо роҳи рост бозистода фикр кард [С. Айнӣ, “Марги судхӯр”, 187] – Кориишкамба этими мыслями с цементного прохода банка направился в сторону водоёма Девонбеги, но после двух-трёх шагов передумал идти прямой дорогой и подумал.

<sup>22</sup> Маджидов, Х. Фразеологическая система современного таджикского языка / Х. Маджидов. – Душанбе: Деваштич, 2006. – 409 с.

<sup>23</sup> Далее ГФС

Фразеологические синонимы *ба роҳ даромадан* (направится в путь) и *қадам гузоштган* (шагать) указывают на концептуальное значение «ходить»:

... ҳар гоҳ ки монеа бартараф шуда, он рафиқ *ба роҳ дарояд*, они дигар ҳам соявр баробар *қадам мегузошт* [С. Айнӣ, “Ёддоштҳо”, 3, 246] - ... каждый раз, когда препятствия устраниются и тот товарищ продолжает путь, другой словно тень шагал за ним.

Остальные ГФС имеют концептуально-образное значение. В большинстве случаях концептуальный элемент фразеологической семантики проявляется в смешении различной степени идиоматичных пластов. Эта разновидность фразеологического значения называют *концептуально-образным*. Образность, эмоциональность и оценочность как составляющие элементы фразеологической семантики способствуют своеобразному и яркому отражению объективной действительности. Это можно наблюдать в многозначных ФЕ. Каждое значение многозначных фразеологизмов отличается друг от друга не только смысловым оттенком, но и степенью образности. К примеру, словосочетание *гардан додан* может выражать следующие значения:

1. «согласиться»: – Шумо, ки, – гуфт акаам ба ў, – худатонро калон мегирифтед, хеч касро назаратон намегирифт ва аз рӯфта тоза кардани чой хоби худатон ор мекардед, чӣ навъ шуд, ки ба ин кори паст *гардан додед?* [С. Айнӣ, «Ёддоштҳо», 3, 141] – Вы, - сказал ему брат, - были о себе высокого мнения (важничали), не признавали никого..., как это случилось, что поддались такой низкой работе?

2. «тан додан, қоил шудан»: Агар Маҳдум аз китфи мо ҳам гузаранд, ман дар ҳамон вақт ба ин кас гардан медиҳам [С. Айнӣ, «Ёддоштҳо», 3, 223] – Если Маҳдум перепрыгнет через наше плечо, то я тогда уступлю ему (сдамся).

Как мы видим, ФЕ *гардан додан* наряду с концептуальным значением наделен образностью.

Второй раздел первой главы называется «Грамматическая структура глагольных фразеологических единиц», в которой рассматривается грамматическая структура ГФЕ. Во всех языках мира семантическое значение предикативности выражаются, прежде всего, с помощью спрягаемых глагольных форм. Предикативное отношение в предложении означает то, что содержательные слова и сочетания, выполняя функцию сказуемого, либо утверждают, либо отрицают действие, состояние или признак, обозначенные в словах или сочетаниях по отношению к совершению действия, состояния и признака. Это грамматическое значение в предложении выражается посредством категорий наклонения, модальности, времени и глагольных форм спрягаемых глаголов, выполняющих функцию сказуемого. От других видов фразеологических единиц ГФЕ отличаются именно этими значительными грамматическими признаками, которые могут выполнять в предложении ту же функцию.

Необходимо иметь ввиду, что все виды фразеологических единиц таджикского языка, будь то сочетание, или словосочетание, или простые и сложные фразеологические предложения, сформированы согласно правилам составления сочетаний, словосочетаний и предложений таджикского языка. Отличие семантической и грамматической структуры фразеологических единиц от свободных синтаксических единиц состоит в том, что значение фразеологических единиц не достигается за счёт непосредственного семантического отношения компонентов, и его невозможно разделить на отдельные части и соответственно, нельзя разбирать их как отдельные компоненты словосочетаний или членов предложения. Исходя из этого, если единое фразеологическое значение относится к отдельным частям речи, фразеологическую единицу принято называть именными, наречными и глагольными. Синтаксические функции фразеологических единиц также определяются на основе единого фразеологического значения. Небезосновательно, что в функции подлежащего чаще оказываются именные фразеологические единицы, а в функции сказуемого – глагольные фразеологические единицы. При определении

синтаксических функций ГФЕ учитываются грамматические формы и значения спрягаемых и неспрягаемых (инфinitив, причастие, диепричастие) глаголов. Приведём пример из художественной прозы: Ҳоло падарат... меҳоҳад, ки ту ҳам бесабаб димоги ўро насўзонда озурда накунӣ [М.Козимӣ. “Техрони маҳуф”, с.11] – Сейчас твой отец хочет, чтобы ты беспричинно неогорчал его; Ягон қас-ку дар ин ҷо номи Фарруҳ ё Шаҳзодаро ба даҳон намегирад, пас, ҷаро димогат ин қадар сӯҳтааст? [М.Козимӣ. “Техрони маҳуф”, с.124] – Никто же не берет в рот имена Фарруҳ или Шаҳзода, так, почему же ты так раздосадована; Малик Тоҷхонуми бечора аз ҳашму ғазаб...хеле димогаши сӯҳта... ба дуо ҳондан машғул буд [М.Козимӣ. “Техрони маҳуф”, с.131] – Бедная Малик Тоджханум из-за гнева рассердилась и занялась чтением заклинаний.

В первом предложении фразеологизм *димоги ўро сӯzonда* в форме причастия прошедшего времени, переходного, понудительного глагола, отвечая на вопрос “каким образом?”, как наречие выполняет функцию обстоятельства образа действия и посредством примыкающей связи подчиняется сказемому “озурда накунӣ”. Сказуемое предложения выражено сослагательным наклонением, настояще-будущим временем и вторым лицом единственного числа.

Во втором предложении ГФЕ “димогат ин қадар сӯҳтааст” выражена в форме простого двусоставного распространенного предложения, в котором “димог сӯҳтааст” является ГФЕ, а энклитика “-ат” и указательное местоимение “ин қадар” – свободные компоненты, оказавшиеся в составе ГФЕ. Здесь “димогат сӯҳтааст” является формой простого прошедшего времени изъявительного наклонения. Энклитика “-ат”, соединившись с существительному *димог*, указывает на действующее второе лицо в единственном числе (ту/ты). В составе главных членов фразеологизма “димог сӯҳтааст” расположен свободный компонент – обстоятельство количества “ин қадар” (столько), который может употребиться и в начале предложения: *Ин қадар димогат сӯҳтааст – Почему ты так рассержен.* А также вместо энклитики может использоваться личное местоимение “ту” и указывать на обладание: *Ин қадар димоги тү сӯҳтааст.*

В третьем предложении ГФЕ “хеле димогаши сӯҳта” в форме причастия прошедшего времени “сӯҳта” выполняет функцию упрощенного однородного сказуемого “сӯҳта буд” в прошедшем времени изъявительного наклонения. Энклитика “-аши” наравне со значением обладания (*димог-аши*) служит в качестве грамматического средства подчинительной связи согласования сказуемого и подлежащего *Малик Тоҷхонум*. Наречие “хеле” (очень) выполняет функцию обстоятельства степени и расположено перед составом субъекта и предиката. Это является одним из признаков слитности ГФЕ в форме простого двусоставного нераспространенного предложения.

На основе ГФЕ “димоги қасе сӯҳт” появился другой его вариант: Вай ранҷид, саҳт ранҷид, дуд аз димогаши баромад (А.Самад). – Он обиделся, сильно обиделся, дуд аз димогаши баромад. Вероятно, данный вариант появился в результате сокращения первого компонента ГФЕ “димоги қасе сӯҳта, дуд баровард”, т.е. присоединения компонента “дуд баровард” к фразеологизму “димоги қасе сӯҳт” к значению обидеться прибавилось сильно обиделся, т.е. “димоги қасе сӯҳт” – обиделся, и “димоги қасе сӯҳта дуд баровард” – сильно обиделся. В данных вариантах ГФЕ слово “димог” употребляется в значении огорчения человека или его меланхолического настроения. Таким образом, поэтапное сокращение ГФЕ является признаком креативного употребления сокровищ таджикского языка: *димоги қасе сӯҳта дуд баровард – дуд аз димог баромад* – (аз димог) бӯйи қаҳдуд меояд: Машаққати 16-соатаро лаззати 15-дақиқагии ифтор аз димогҳо ҳоҳад баровард [М.Козимӣ. Техрони маҳуф, с. 210] – Пятнадцатиминутное наслаждение разговенья ликвидирует шестнадцатичасовые мучения.

В третьем разделе первой главы – «Влияние изменения места компонентов фразеологических единиц на их синтаксическую функцию», рассматривается вопрос отдаления компонентов ФЕ в тексте художественной прозы и как это влияет на их синтаксическую функцию. ФЕ своими отличительными признаками выделяются среди других единиц системы языка. Целостность семантики, устойчивость структуры, слитность и воспроизведимость ФЕ являются основными их признаками. Поэтому изменение места компонентов приводит утрате ФЕ как составной части языка или нарушается её форма. К примеру:

Як бор “Намеравам” гўйй, замин рафта, ба осмон намечаспад-ку [“Садои Шарқ”, №4, 1984, с.24] – Сказал бы “Не пойду” и земля не прилипла бы к небу (ничего не случилось бы); – Шумо – мардина, – гуфт Мироб ба мард, – аввал кампир об дихад, замин ба осмон намечаспад [Ў. Кўхзод, с. 435] – Вы – мужчина, - сказал Мироб мужчине, - если старуха первой произведет полив, то земля не прилипнет к небу; – Бачаи бечора... ночор ягон лукма ош ё гўштро хўрда бошад, хўрдагист, ба ин осмон омада, ба замин намечаспад ё ки дунё вайрон намешавад [С.Айнӣ, “Ғуломон”, с. 356] – Бедный мальчик..., из-за голода отведал чуть-чуть плова или кусок мяса, из-за этого небо не свалиться на землю или мир не разрушится.

В этих предложениях изменение места существительных *осмон* (небо) и *замин* (земля) не приводит изменению грамматической структуры простых двусоставных распространенных однородных (однородные сказуемые) предложений. Однако в следующем примере форма выражения отличается по синтаксической структуре: *Аз осмон то замин тафовут ҳаст / Фарқи он аз ин замину осмон* (аст).

Дар миёни замини кўхнаву нав  
З-осмон то замин тафовут ҳаст;  
Ёри мову дилбари шерозиён,  
*Фарқи он аз ин замину осмон* [М.Турсунзода].

В представлении народа падение неба на землю проще, чем земля поднимется вверх и прилипнет к небу. Поэтому и говорят *фарқ аз замин то осмон* (разница от земли до неба), а не *аз осмон то замин* (с неба до земли) и *замин рафта, ба осмон намечаспад* (земля прилипнет к небу). Правильной версией является *осмон омада (фарӯ рафта) ба замин намечаспад* (небо не свалится на землю).

Иногда изменение места компонентов ГФЕ становится причиной двусмыслиности значения: Мехнат, истеъдод ва хунарро чашми дидан надориштанд [“Адабиёт ва санъат”, №3, 26.04.2018, с.2] – Они не могли видеть (не любили) труд, талант и ремесло; Дар колхоз якта-нимта одамони бевичдон низ ёфт мешаванд, ки чашми Сатторовро дидан надоранд [“Тоҷикистони советӣ”, №2, 12.03.2017, с.3] – В колхозе найдутся и такие бессовестные люди, которые не могли видеть Сатторова.

Во втором предложении собственное имя существительное “Сатторов” является свободным компонентом ФЕ, и после слова “чашм” (глаза) выполняет функцию изафетного определения, и это стало причиной двоякого понимания значения. Правильная версия должна быть таковым: ...Сатторовро чашми дидан надоранд (*Ненавидят Сатторова*). Оказывается, что возможность местоизменения компонентов ГФЕ ограничена.

**Вторая глава** диссертации называется “**Синтаксические функции фразеологических глагольных единиц**” и состоит из двух разделов и семи подразделов. В этой части работы исследуются синтаксические функции глагольных фразеологических сочетаний и словосочетаний, синтаксические функции ГФЕ со спрягаемыми и неспрягаемыми глаголами, выражение подлежащего с инфинитивными фразеологизмами, выражение сказуемого простых односоставных глагольных предложений с ГФЕ, выражение определения с ГФЕ, выражение дополнения с инфинитивными фразеологизмами, выражение всех разновидностей обстоятельства с ГФЕ, синтаксические функции простых фразеологических

предложений, глагольных фразеологических предложений и сложных устойчивых предложений.

Анализ материала показал, что ГФЕ, независимо от семантики и структуры могут выполнять функцию всех членов предложения:

1. Выражение **подлежащего** с ГФЕ явление нечастое. В нашем фактическом материале наблюдается всего несколько примеров. Подобные словосочетания в роли подлежащего приобретают предметный характер: *Фарзандонамонро ҳам ба ёд биёр, гӯру чӯб кардан* модари пирам ҳам дар гардани ту мешавад [“Чархи гардун”, №5, 2018, с.4] – Не забывай про детей, похороны моей старой матери тоже на тебе; *Замона ҳам саҳттар шуда буд. Бурду овард* бисёр шуд [С.Айнӣ, Куллиёт, ч.7, с.166] – Времена настали трудные. Очень много подарили подарки и получали их. В данных предложениях устойчивые сочетания *гӯру чӯб кардан* (хоронить) и *бурду овард* (дарить подарки и получать их) выполняют роль подлежащего.

Фразеологическое предложение *ҳавоси касе пареишон шуд* (кто-то забеспокоился) может функционировать как подлежащее в форме инфинитивного словосочетания *пареишон шудани ҳавос* и именного словосочетания *пареишонии ҳавос*: *Аммо пареишонии ҳавос дақиқа ба дақиқа зиёдтар мешуд...* [С. Айнӣ, Куллиёт, ч.7, с.153] – Беспокойство постепенно усиливалось. В этом случае ГФЕ легко выполняет функцию подлежащего, но в следующем примере он выполняет функцию сказуемого: Да... – гуфта Иван қадре фикр карда ҳавосаширо, ки ба сабаби ҷӯшишу шодиёнаи сиёсатдони сода *пареишон шуда буд*, гун кард [С. Айнӣ, “Одина”, 113] – Да... – сказал Иван несколько подумав, и ликвидируя свою рассеянность, которая возникла из-за радости наивного политика, собрался с мыслями.

2. Если основной компонент сочетания, словосочетания или фразеологического предложения выражается с помощью спрягаемого глагола, ГФЕ проявляет предикативный характер и в составе предложения будет выполнять функцию **глагольного сказуемого**. Если основной компонент сочетания, словосочетания или фразеологического предложения выражается с помощью неспрягаемого глагола, ГФЕ в предложении может выполнять различные функции. Исходя из этого, синтаксическая функция ГФЕ зависит от грамматической формы фундаментального компонента. Основными компонентами фразеологических глагольных сочетаний и словосочетаний чаще всего оказываются формы спрягаемых глаголов. Подобные фразеологические сочетания и словосочетания в предложении всегда выполняют функцию глагольного сказуемого. “В предложении глагольные фразеологические единицы выполняют роль сказуемого, так как их абсолютное большинство, будучи глаголом, обозначают действие... Глагольные фразеологические единицы, в основном, сформированы как именные сказуемые, так как они часто выражают состояние и признак подлежащего. Даже фразеологизмы, сформировавшиеся в полной глагольной форме, указывают на признак подлежащего. Оказывается, что они служат для пояснения и уточнения предмета мысли» [Маджидов 1986; 42-43].

Учитывая эту особенность ГФЕ, при определении их синтаксических функций в зависимости от грамматической формы основного компонента ГФЕ считаем необходимым рассмотреть, в первую очередь, фразеологические сочетания, затем словосочетания и предложения, основной компонент которых выражается со спрягаемыми формами глагола.

В первом подразделе второй главы речь идёт о “Синтаксических функциях фразеологических глагольных сочетаний”.

Исследователи синтаксиса таджикского языка отмечают, что фразеологические единицы в форме сочетаний, словосочетаний и сложных предложений, по причине их метафоричности аналогично обычным словам и сочетаниям выполняют функцию одного члена простого предложения.

Например, ГФЕ “*сару бар шудан*”, созданный в форме сочетания, имеет следующие синтаксические функции:

Функция сказуемого: Ту ба ҳамаи саҳтиҳо мардвор токат карда, ба бачагон *сару бар шудӣ* [Р.Чалил, “Ҳикояҳо”]. – Ты вынес(ла) все трудности и стала опорой для детей... Ҳамсояи дасти ростатро гӯй, зудтар омада, *сару бар шавад* [С. Фани, “Магнитофон”]. – Скажи своему (своей) соседу (соседке) справа, чтобы поскорее пришёл(пришла) и сам(а) разобрался (разобралась).

Функция обстоятельства образа действия: Аз падару модар хурдакак монд. *Сару бар шуда* калон кардам [Р.Чалил, “Ҳикояҳо”]. – Он остался без родителей совсем маленьким. Взяв все бразды в руки, (я) вырастил его.

В двух первых предложениях ГФЕ в форме прошедшего времени изъявительного наклонения (*сару бар шудӣ*) и настоящего-будущего времени аориста (*сару бар шавад*) употреблены в функции сказуемого, а в третьем предложении в краткой форме прошедшего времени причастия.

Таким образом, глагольные фразеологические единицы в спрягаемых формах всегда проявляют предикативный характер и выполняют функцию сказуемого, а в неспрягаемых формах (преимущественно, инфинитив и причастие) в основном выполняют функции второстепенных членов предложения.

Второй раздел второй главы называется “**Синтаксические функции глагольных фразеологических словосочетаний**” и состоит из семи подразделов. В первых и вторых подразделах речь идёт о синтаксических функциях ГФЕ со спрягаемыми и неспрягаемыми формами глагола.

Фразеологические словосочетания, основным содержательным компонентом которых является спрягаемые формы глагола или основной элемент синтаксической структуры, в составе простых предложений выполняют функцию глагольного сказуемого.

С компонентом “ҳайрат” (удивление) варианты *дар ҳайрат буд* (был в удивлении), *дар ҳайрат монд* (удивился), *ба ҳайрат меғузорад* (удивил) являются основной формой ГФЕ: *дар дарёи ҳайрат монд* (буд), *гузоштан*. Однако в варианте *ба ҳайрат меоям* глагол “омадан” (прийти) не соответствует в семантическом соотношении с компонентами первой и второй ГФЕ, но, несмотря на это, понятие состояния человека чувствуется из всех вариантов и их синтаксическая функция не изменяется. Аналогичная ситуация наблюдается и в следующих примерах: ...ғазалҳои худро ба онҳо ёд диҳад, то ки *дар шабнишиниҳо ҷизҳои нав* ҳонда, шунавандагони худро *дар ҳайрат андозанд* [С.Айнӣ, Куллиёт, ч.7, с.145] - ...научит им свои газели, чтобы на мероприятиях читали новые и удивляли своих слушателей; Одина бо ҳамин гуна фикрҳо ва андешаҳо *аз даҳшат ба даҳшат меафтод* [С.Айнӣ, Куллиёт, ч.1, с.190] – Одина такими мыслями и раздумьями приходил в ужас; Фарруҳ *ба изтироб афтода* гуфт: “Оҳ, азизам, Махин, бо ин суханҳо маро беандоза *ба ташвии андохтий* [М.Козимӣ, Техрони маҳуф, с.147] – Заволновавшись, Фарруҳ сказал: “Эҳ, милая Махин, этими словами ты обеспокоила меня”.

Глагольные фразеологические единицы по своей синтаксической структуре: виды связи, средств их грамматического выражения, место компонентов в синтаксической структуре словосочетаний ничем не отличаются от свободных синтаксических словосочетаний: Ярокро ба дasti душман супоридан барои ин ҷангвари номӣ нанг! Ба ҷойи ин ҷонро супоридан осонтар буд [Ҳ. Карим. “Оқшуда”, 46]. – *Сдать оружие* врагу для такого доблестного воина считается позором! Вместо этого легче *жизнь отдать*. В обоих словосочетаниях между основным глаголом *супоридан* (*сдать*) и подчинённым компонентом *ярокро* (*оружие*) (*ҷонро*) (*жизнь*) существует грамматическая связь управление. Разница лишь в прямом и метафорическом значении слов *яроқ* (*оружие*) и *ҷон* (*жизнь, душа*).

Другая разница заключается в том, что в словосочетании *ярокросупоридан* (*сдать оружие*) основным компонентом является инфинитив *супоридан* и он нуждается в выражении объекта (дополнения) с помощью вопроса (чиро? – что?), а в словосочетании *ҷонро супоридан* такой необходимости нет, так как всё словосочетание в целом отвечает на вопрос чий осонтар буд? – что было легче?

Из нашего собранного материала обнаруживается, что часть глагольных фразеологизмов в форме инфинитивного, большинство в форме причастия выполняют функцию различных членов предложения. Поскольку некоторые члены предложения выражены устойчивыми инфинитивными и причастными оборотами, в диссертации отдельно проанализировано выражение каждого члена предложения фразеологическими словосочетаниями.

Третий подраздел данного раздела – «Выражение подлежащего устойчивыми инфинитивными словосочетаниями», посвящен выражению подлежащего с ГФЕ. Хотя выражение подлежащего с глагольными словосочетаниями не свойственно таджикскому языку, в нашем фактическом материале наблюдается наличие несколько примеров: Фарзандонамонро ҳам ба ёд биёр, саргашта ва *гӯру чӯб кардан* модари пирам ҳам дар гардани ту мешавад [“Чархи гардун”, №5, 2018, с.4] – Не забывай про детей, похороны моей старой матери тоже на тебе; Замона ҳам саҳттар шуда буд. *Бурду овард* бисёр шуд [С.Айнӣ, Куллиёт, ч.7, с.166] – Времена настали трудные. Очень много подарили подарки и получали их. В данных предложениях устойчивые сочетания *гӯру чӯб кардан* (хоронить) и *бурду овард* (дарить подарки и получать их) выполняют роль подлежащего. Оказывается в этой функции ГФЕ непродуктивны.

В четвёртом подразделе – «Выражение сказуемого простых односоставных глагольных предложений с ГФЕ», рассматривается выражение сказуемого простых предложений с ГФЕ. Сказуемое односоставных глагольных предложений могут выражаться с ГФЕ. Из нашего собранного материала обнаруживается, что выражение предиката с ГФЕ во всех разновидностей простых глагольных предложениях явление неоднозначное. Ввиду этого мы считаем необходимым проанализировать выражение сказуемого простых глагольных предложений. Простое односоставное определенно-личное предложение: Аз хурсандӣ *дар куртаам намегунцидам*, ки ба орзую ҳавасҳои дилам *расидам...* [«Оила», №5, 25.07.2016, с. 4] – Из-за радости не вмешался в себя, что исполнились мои мечты.

В этом предложении ГФЕ *дар куртаам намегунцидам* (необычайно был рад) выполняет роль сказуемого в первом лице единственного числа. Лицо можно определить при помощи глагольного окончания “-ам”.

ГФЕ, сформировавшиеся как односоставные глагольные определенно-личные, неопределенко-личные, обобщенно-личные и безличные предложения, могут выполнять функцию сказуемого: Лекин, агар *дар фаъолияти худ пешто хӯрда бошад*, бо ҷурме *кафиширо ба пеш гузоишта бошианд* ва ё “шаттае” зада бошианд, аз ноилоҷӣ ба кори шӯъбаи мо меомад [Н.Обидов, с.86] – Но, если он споткнулся в своей деятельности, или из-за недостатка вытровожали или же “дати тинок”, то из-за безвыходности он приходил к нам в отдел.

В данном примере фразеологизм *дар коре пешто хӯрдан* (спотыкаться) выполняет функцию сказуемого односоставного определено-личного предложения, а *кафиши касеро пеш гузоиштан* (выпроводить) – функцию сказуемого неопределенко-личного предложения.

В следующих предложениях ГФЕ ”*гурбаи касеро пишт гуфта наметонистан*” (не нанести малейшего вреда) в составе предложения “...дигар ҳеч кас *гурбаи туро пишт гуфта наметавонад*” (больше никто не причинит тебе вреда) выступает в роли сказуемого, но во втором предложении ГФЕ “*пишакашро пишту сагашро тур гӯед*” (причините вред) является глагольным сказуемым обобщенно-личного предложения:

Гумон мекунӣ, ки Қаҳрамони Мехнати Сотсиалистӣ шудиу дигар *гурбаи туро ҳеч кас пишт гуфта наметавонад* [А.Сидқӣ, “Иродай зан”, с.87] – Подумал, что стал Героем Социалистического Труда и никто ничего тебе не сделает; *Пишакашро пишту сагашро тур гӯеду сонӣ* аз дasti вай ҳалос шавед! [Р.Чалил, “Шӯроб”, с.88] – Проучите его и избавтесь. Ягон шаб якка ба таги ягон мазор раведу қандатонро занед [С.Айнӣ, Асарҳои муNTAXАХАБ, с.89] – Попробуйте-ка пойти одну ночь в мазар.

В приведенных примерах ГФЕ выполняют роль сказуемого обобщенно-личных предложений. Внешне они сформированы во втором лице множественного числа, но действие простых предложений принадлежат массе.

Сказуемое **безличных** предложений, выраженные с ГФЕ, формируются различными способами. К примеру, с модальными словами *даркор*, *лозим*, *зарур*, *ҳатми* (нужно, необходимо) и т.д.: *Гами ҳосили имсоларо хӯрдан даркор* [“Тоҷикистони советӣ” №6, с.2] – В этом году нужно позаботиться об урожае; “*Фам кӯҳ-кӯҳ меояду мӯ-мӯ меравад*”. *Ба ин дилтанд шудан лозим нест* [Р.Чалил, Шӯроб, с.196] – “Печаль приходит горами, а уходит волосками”. Не надо переживать из-за этого.

В данных примерах фразеологизмы “*гами чизеро хӯрдан даркор (аст)*” (позаботиться о чем-либо), “*ба чизе дилтанд шудан лозим нест*” (не переживать) выступают в роли сказуемого безличных глагольных предложений.

В пятом подразделе – «**Выражение определения с ГФЕ**» рассматривается вопрос выражения определения с глагольными фразеологизмами. Большая часть ГФЕ в форме причастного и инфинитивного оборотов могут выполнять функцию **определения**. Поэтому выражение определения с ГФЕ можно делить на две разновидности: с устойчивыми причастными оборотами и инфинитивными словосочетаниями.

Выражение определения с причастными ГФЕ состава именных словосочетаний осуществляется двумя способами связи: Дар ин байн имконият пайдо кардам,... дар ҳалқаи пирони гармову сармои рӯзгордида нишаста, аз сухбаташон баҳравар гардам [Н.Обидов, “Дар байни устодон”, с.53] – За это время нашел возможность побывать в кругу *опытных старцев* и насладится их беседами.

Поскольку в таджикском языке причастные обороты являются одним из разновидностей изафетных определений, ГФЕ также сформировавшись в форме причастия, выполняют роль определения и посредством изафета подчиняются определяемому. В данном предложении *гармову сармои рӯзгордида* в форме причастного оборота выполняет функцию причастного определения, и посредством изафета подчиняется определяемому “пирон”. Основной компонент оборота выражен краткой формой прошедшего времени причастия “дода”.

ГФЕ в форме инфинитива выполняют роль определения: Дар асоси иттилои расмӣ дар нохияи Шаҳритуси вилояти Ҳатлон пайи чанд соли охир мавридҳои *даст задани занон ва духтарон ба худкуши* коҳиш ёфтааст [“Минбари ҳалқ”, №2, 18.05.2018, с.5] – По официальным данным, за последние несколько лет самоубийство девушек и женщин уменьшилось. В данном предложении ГФЕ “даст задан ба худкуши” (намереваться к самоубийству) в форме инфинитивного оборота подчиняется определяемому “мавридҳо” (случаи) посредством изафета. По мнению академика М. Шукурова, в субстантивном обороте “кори обёрикуни заминҳои бекорхобида” (дело орошения залежных земель) нет необходимости в употреблении слова “кор” (дело), так как существительное “обёрӣ” (орошение) выражает понятие действия [Шукуров 1966; 60-88]<sup>24</sup>.

В действительности, в приведенном примере если упустить лексему “мавридҳо”, которая выполняет функцию определяемого, содержание предложения не пострадает: ...*ба худкуши даст задани занон ва духтарон коҳиш ёфтааст*.

В **шестом** подразделе проанализированы те ГФЕ, которые выполняют функцию дополнения. ГФЕ в форме инфинитивного оборота выполняют функцию **прямого и косвенного дополнения**: Акнун ба ошкор фарёд кашидани ў ва дили худро ҳолӣ карданаш ҳеч монеа намонда буд [С.Айнӣ, Куллиёт, ч. 1, с. 203] – Теперь для изливания души для него не существовали препятствия. В данном примере ГФЕ *дили*

<sup>24</sup> Шукуров М. Ҳусусиятҳои ғоявию бадеии “Ҷдоштҳо”-и С. Айнӣ / М. Шукуров. – Душанбе:Дониш, 1966. – С. 60-88.

худро холӣ кардан и свободный синтаксический оборот “ошкор фарёд кашидан” являются однородными глагольными конструкциями. Это является ещё одним доказательством того, что ГФЕ в структурном плане и способах грамматической связи со словами и словосочетаниями не отличается от синтаксических свободных единиц.

Другой пример: Ман ба ҳучра даромада, хобидам. Аммо фикру мулохизаи ахволи девонабачагон ба ҳоб бурдан роҳ намедод [С.Айнӣ, Куллиёт, ч. 7, с.194] – Я зашёл в комнату и прилег. Но мысли и раздумья об этих юношах не позволяли мне засыпать.

ГФЕ *хоби касе бурд* (*набурд*) и “*касерао ҳоб рабуд* (*нарабуд*)” сформированы в форме простого двусоставного предложения. Поэтому они употреблены в форме инфинитивного оборота не традиционным способом образования словосочетаний *бурдани* (*рабудани*) *ҳоб*, а как “*ҳоб бурдан*” в функции прямого дополнения, которое посредством предлога “ба” связано со сказуемым. Аналогичную ситуацию можно наблюдать в устойчивом выражении *ақли касе даромад* (*надаромад*) (кто-то поумнел / непоумнел).

ГФЕ в предложении могут выступать в функции различных разновидностей **обстоятельства**. Данный вопрос рассматривается в **седьмом** подразделе. В нашем фактическом материале глагольные фразеологизмы выполняют функцию следующих разновидностей обстоятельства:

**Обстоятельство образа действия:** Обстоятельство образа действия могут выражаться устойчивыми причастными оборотами: Вай ҷони сиёҳ қоҳонда, бо чанд ташкилоти бинокорӣ *даст ба гиребон шуда*, пеши чанд мудири анбор *сар ҳам карда*, ниҳоят, масолехи бинокорӣ *рӯёнду* як ҳафта пеш таъмири кабинеташро ба анҷом расонд [А.Самадов, с.293] – Он с трудом, повздорив с несколькими строительными компаниями, склоняя голову перед заведующими складов, приобрел стройматериалы и неделю назад закончил ремонт своего кабинета. В этом предложении однородные обстоятельства образа действия *ҷони сиёҳ қоҳонда* (*с трудом*), *даст ба гиребон шуда* (*повздорив*) и *сар ҳам карда* (*склонив голову*) выражены с ГФЕ.

**Обстоятельство сходства:** Обстоятельство сходства, в основном, выражаются компаративными оборотами. В подобных компаративных оборотах послелог **барин**, предлоги **монанди**, **мисли**, **чун** служат в качестве средства связи: – Ту бошӣ, ғови *Худою ҳари Мустафо барин* дар кӯҳу дашт мегардию намедонӣ, ки аз олам чӣ мегузарад [Р.Чалил, с.49] – Ты как корова и осёл гуляешь в горах и полях и не знаешь, что в мире творится. Падару модар *гурба барин газида калон карданд*. Худашон гурусна, аммо вайро сер карданд, худашон луч, vale ўро пӯшонданд [Р. Чалил, с.67] – Родители как зеницу ока выrostili его. Сами голодные, кормили его, сами босье, одевали его. Марям бошад, дар ишқи чавони сарватманд чун ҳезуми *тар месӯзад* [“Муҳаббат ва оила”, №5, 21.08.2018, с.3] – А Марям, словно мокрым дровам, сгорала от любви к богатому юноше; Мардум аз ин дард бесону аداد мурданд, *мисли мӯру малаҳ*, гӯё ки вабо омада бошад [А.П.Чехов, Мунтахабот, с.357] – Люди от этой болезни умирали без меру, видимо-невидимо, будто наступила чума.

**Обстоятельство времени:** Обстоятельство времени в простых предложениях таджикского языка может выражаться в форме ГФЕ: Дилам ба Зиёда месӯзад, охир, вай *ҷаҳим кушиода* маро диди буд [Р.Чалил, Ҳамида, с.45] – Мне жаль Зиёду, она же, появившись на свет, знала только меня; Ин буд алфози нахустине, ки баробари *ҷаҳим кушиодан ба дунёи равишан* Ходжаназар аз мураббии худ мешунид [Ф.Муҳаммадиев, “Мехри диёр”, с.46] – Это были первые слова, которые Ходжаназар, появившись на свет, слышал от своего наставника.

**Обстоятельство причины:** ГФЕ, выполняющие функцию обстоятельства причины можно трансформировать в придаточное предложения причины и, наоборот, придаточное причины можно преобразить в инфинитивный оборот: Ман, аз Дохунда имрӯз набошад, фардо саркотибиро *аз дастам ҳоҳад гирифт*, гуфта чӣ

қадар тарсам, вакили мухтор ва ҷадидони дигар ҳам аз дохундаҳо ҳамон қадар метарсанд [С.Айнӣ, Куллиёт, ч.1, с.345] / ...ба сабаби саркотибиро *аз дастам гирифтан(аи)*... – Если я боюсь Дохунды от одной мысли, что он сегодня или завтра отнимет у меня должность, то полномочный представитель и другие джадиды столько же боятся горцев.

**Обстоятельство цели:** ГФЕ в форме инфинитивного оборота выполняют функцию обстоятельства цели: Ман барои *ба даст даровардан* касе омада будам, ки ба вай яке аз мӯътабарони Сари Ҷӯй “вачхи шаръӣ” доштааст... [С.Айнӣ, Куллиёт, ч.3, с.345] – Я приехал задержать того, который имеет “задолженность” у одного изуважаемых лиц Сари Джуя. В данном примере ГФЕ “*ба даст даровардан*” (задержать) выполняет функцию обстоятельства цели, которая подчинена сказуемому (омада будам) при помощи предлога “барои”.

**Третья глава** называется «**Синтаксические функции фразеологических предложений**» состоит из трех подразделов. В этой части работы исследуется синтаксическая функция простых, сложных устойчивых предложений и вводных единиц.

**Простые фразеологические предложения как и устойчивые фразеологические словосочетания** одинаковы по синтаксической структуре, способе связи членов предложения и грамматические средства их выражения, места членов предложения в структуре простых предложений: Одина ҳарчанд мунтазир шуд, ҳеч нест, ки ин дуои дурудароз тамом шавад, охир, дasti худро ба рӯ қашида: “Хайру ҳуш, то дидан саломат бошед!”—гӯён *аз дар баромад*, аммо танҳо *Одина аз дар набаромад*, балки ҳамроҳи он, гӯё қи *ҷон аз тани фарсади* Бибиоиша низ *баромад* [С.Айнӣ, Куллиёт, ч. 1, с.253] – Одина долго ждал, но этому длинному заклинанию не предвиделось конца, провёл руками по лицу, сказав: “Прощайте, до встречи!” – и вышел за дверь, но только за дверь вышел не только Одина, но и душа покинула изнуренное тело Бибиоиши.

В этом примере предложения “*Одина аз дар баромад (набаромад)*” (Одина вышел за дверь) и ”*ҷон аз тани фарсади* Бибиоиша *баромад*” (душа покинула изнуренное тело Бибиоиши) в грамматической связи главных членов синтаксические отличия не наблюдается: *Одина... баромад – ҷон... баромад*. В обеих предложениях глагольное сказуемое “*баромад*” выражено простым прошедшим временем изъявительного наклонения в третьем лице единственного числа, и полностью соответствуют подлежащим “Одина” и ”ҷон”.

ГФЕ в форме сложноподчиненного и сложносочиненного предложений выполняют различные синтаксические функции. К примеру:

Агар ясавул *сад ҷон дошта бошад*, якеаши ҳалос *намешавад* [С.Айнӣ, Куллиёт, ч.2, с. 25] – Если у есаула сто души, ни одного не унесет; ...навкарони гурганиш, “*Салла биёр*”, – гӯянд, қалла меоваранд, Шарифи бечораро лагадкӯб карда, бо ресмоне дасту поящро баста, ба гӯшае гузоштанд [С.Айнӣ, Куллиёт, ч.1, с.236] – Подные слуги, которым если скажут “принеси тюрбан”, принесут головы, избили бедного Шарифа, связали ему руки и ноги, положили в сторону.

В первом примере ГФЕ выражена сложноподчиненным предложением, уступительное придаточное предложение “*якеаши ҳалос намешавад*” подчинена к главному посредством союза “агар”. Во втором контексте ГФЕ выражено сложноподчиненным предложением, а условное придаточное предложение “*гӯянд*” детализируется прямой речью “*Салла биёр*”.

В следующем примере ГФЕ сформирована в форме сложносочиненного предложения “*аз хурдон гуноҳ, аз қалонон баҳшидан аст*” (младшие ошибаются, старшие прощают), которая в составе многосоставного сложноподчиненного предложения поясняет главное предложение по выражаемой причине: – Як бор беақлӣ кардааст, бубахшед, *аз хурдон гуноҳ, аз қалонон баҳшидан аст...* [С.Айнӣ,

Куллиёт, ч.1, с.193] – Однажды наделал глупости, простите, младшие ошибаются, старшие прощают...

ГФЕ выполняют функцию вводных единиц. Наш фактический материал показал, что не только именные фразеологизмы, но и глагольные в форме словосочетаний и простых двусоставных предложений в контексте употребляются как вводные единицы и выражают различные семантические модальные отношения:

– Ҳай-ҳай, чаим нарасад, ҳар чӣ, *Худоро шуқр*, камтар хеста, мешиштагӣ шудед [Ч.Икромӣ, “Духтари оташ”, с.260] – Ой, не сглазить, Слава Богу, потихонечку можете вставать и сидеть; ...ҳар рӯз чанд соат барзиёд кор карда, ҳамин пахтаҳои сӯхта истодаро кафонда пахн карда партоем, боз дар охири кор, *Худо хоҳад*, аз давлати хӯҷаин вақти шуморо хуш мекунам [С.Айнӣ, Куллиёт, ч.1, с.220] - ... каждый день поработаете сверхурочно, растилаете сгоревший хлопок, в конце работы, дай Бог, я за счет хозяина обрадую вас.

Устойчивое предложение “*Худо хоҳад*” (дай Бог) выражает модальное значение склонность, мечты, желание, намерения говорящего и сформировано в форме “существительное (Худо) + аорист (форма настояще-будущего времени сослагательного наклонения, третьего лица, единственного числа)”: вместо существительного “Худо” нельзя применить его синонимы “Эзид”, “Оллох” и т.д, его сказуемое не выражается в других формах глагольного наклонения, времени, лица и числа. Писатель, руководствовав этим свойством фразеологизма, употребил его в отрицательной форме, подчеркивая значение: ...аммо *Худо ҳеч намехоҳад...* (но Бог никак не хочет...).

В **заключении** диссертации в краткой форме изложены основные выводы по осуществленному исследованию:

1. Фразеологические единицы составляют солидную часть лексического состава таджикского языка и используются, практически, во всех стилях языка. Если в официально-деловом и научном стилях они употребляются в качестве обычной лексики, то в художественном, публицистическо-художественном, и особенно, в разговорном стилях их метафоричность даёт огромные возможности для образного, экспрессивного выражения мысли. ГФЕ независимо от структурной формы – сочетания, словосочетания или простого и сложного предложений, в таджикском языке выполняет определенную синтаксическую функцию.

2. Фразеологические единицы придают естественность описаниям жизненных событий, ибо главным источником их возникновения является живой народный язык. Живой язык не может не реагировать на воздействие диалектов и других языков. Так как всё происходящее в обществе, в первую очередь, отражаются в СМИ и произведениях литераторов, возникновение ФЕ является неизбежным. К сожалению, наряду со здоровыми вариантами встречаются и такие варианты ФЕ, неотвечающие нормам таджикского литературного языка.

3. Глагольные фразеологические единицы во всех формах: и в форме сочетания, и словосочетания, простых и сложных предложений выступают в той или иной синтаксической функции. Глагольные фразеологические единицы в спрягаемых формах всегда проявляют предикативный характер и выполняют функцию сказуемого, а в неспрягаемых формах (преимущественно, инфинитив и причастие) в основном выполняют функции второстепенных членов предложения. Поэтому возникла необходимость разделить синтаксические функции ГФЕ, выраженные спрягаемыми формами глагола, на группы и проанализировать их.

4. ГФЕ являются одним из продуктивных разновидностей фразеологического ресурса нашего языка. По сравнению с другими разновидностями их легко выделить в контексте, так как свойства их основного компонента – глагола (спрягаемого или неспрягаемого) способствует этому. Фактический материал языка свидетельствует о том, что неспрягаемые глаголы непродуктивны в формировании ГФЕ. Подобные ФЕ действуют в двух формах: инфинитив и причастие.

5. Исследование темы синтаксических функций глагольных фразеологических единиц простых предложений в таджикском языкоznании имеет достаточную давность. Её научно-исследовательская основа была сформирована в общем, особенно, в русскомязыкоznании. В таджикском языкоznании данный вопрос объектом изучения и исследования стал во второй половине XX века.

6. Изучение глагольных фразеологических единиц и их синтаксические функции обладают и теоретическим и практическим значением. В нынешней обстановке развития таджикского языка детальное определение синтаксических функций глагольных фразеологических единиц, особенно в сфере изящного слова не представляется возможным без всестороннего исследования синтаксических функций глагольных фразеологических единиц, степени их изучения, синонимичность, вариативность и их использования.

7. ГФЕ выражают целостную семантику, и отличаются кругом и степенью употребления, эмоциональной, стилистической, временной и диалектной окраской. Их синтаксические функции определяются местом расположения и формой выражения.

8. ГФЕ обладают особой фразеологической семантикой, которую разделяют на концептуальную, концептуально-образную и образную. Если часть ФЕ проявляют концептуальное значение, то их абсолютное большинство выражают образную семантику. В группе ФЕ наблюдается только образ. В ГФЕ в основном выражается концептуально-образное значение, реже наблюдается концептуальное, а образное вообще отсутствует. Если в слове доминирует концептуальное значение, то во ФЕ – эмоциональное.

9. Природа ГФЕ определяет их грамматическую структуру. Если нарушится грамматическая структура ФЕ, то нарушается и норма литературного языка, в последствии которой возникает научный спор. Независимо от того, какие семантические отношения выражают ГФЕ в предложении, они выполняют роль определенных членов предложений.

10. Семантические предикативные отношения, прежде всего, выражаются со спрягаемыми формами глагола. ГФЕ от других частей речи отличаются этим грамматическим свойством. Предикативные отношения в предложении – это когда содержательные лексемы и сочетания выполняют функцию сказуемого и указывают на действие, состояние и признак, выраженные в слове или сочетаниях по отношению подтверждения или отрицания действия, состояния и признака. Эта грамматическая семантика в предложении выражается посредством категорий наклонения, модальности, времени и спрягаемой формы, выполняющей функцию сказуемого. ГФЕ, прежде всего, отличаются от других разновидностей ФЕ.

11. Значительная часть ГФЕ имеют безупречные варианты, которые создавались на основе здоровой структуры и традиционных принципов таджикского литературного языка, но существуют и варианты, несовершенство в соотношении компонентов и синтаксической структуре которых противоречат нормам языка. Синтаксические функции ГФЕ должны определяться на основе здорового и безупречного материала языка, так как замена одного компонента приводит исследователей к неверному выводу. В результате изменения лексико-структурного состава ГФЕ разрушается их нормированная форма.

12. Глагольные фразеологические единицы во всех формах: и в форме сочетания, и словосочетания, простых и сложных предложений выступают в той или иной синтаксической функции. Глагольные фразеологические единицы в спрягаемых формах всегда проявляют предикативный характер и выполняют функцию сказуемого, а в неспрягаемых формах (преимущественно, инфинитив и причастие) в основном выполняют функции второстепенных членов предложения. ГФЕ могут выполнять функцию определения, дополнения и различных обстоятельств (образа действия, времени, сходства, причины, цели). В этом случае они выражаются

инфinitивными и причастными формами ГФЕ. В выразительности их синтаксической функции особую роль играют грамматические средства.

13. Фундаментальным компонентом во всех формах глагольных фразеологических единиц будь то в форме сочетания, или словосочетания и предложения, в них является спрягаемый или неспрягаемый (инфinitив, причастие, диепричастие) глагол. Если основной компонент сочетания, словосочетания или фразеологического предложения выражается с помощью спрягаемого глагола, ГФЕ проявляет предикативный характер и в составе предложения будет выполнять функцию глагольного сказуемого. Если основной компонент сочетания, словосочетания или фразеологического предложения выражается с помощью неспрягаемого глагола, ГФЕ в предложении может выполнять различные функции. Исходя из этого, синтаксическая функция ГФЕ зависит от грамматической формы фундаментального компонента. Основными компонентами фразеологических глагольных сочетаний и словосочетаний чаще всего оказываются формы спрягаемых глаголов. Подобные фразеологические сочетания и словосочетания в предложении всегда выполняют функцию глагольного сказуемого.

14. ГФЕ, сформированные в форме простых и сложных предложений, в независимости от своей структуры целостно выполняют определенную синтаксическую функцию. По внешней форме они сходны свободными синтаксическими единицами, но отличаются своим содержанием. Это проявляется в случае утраты компонентами грамматических связей и целостности семантики. В таджикском языке группа устойчивых простых повествовательных, вопросительных, побудительных и восклицательных предложений отличаются своим содержанием от обычных коммуникативных разновидностей простых предложений, которые выполняют функцию различных членов предложения.

#### **Рекомендации по практическому использованию результатов диссертации.** 1.

Диссертационная работа и её научно-исследовательские результаты могут быть использованы в области фразеологии, синтаксиса, художественного перевода, ораторского искусства, медиалингвистики, написания учебников и учебных пособий по языкоznанию и переводоведению.

2. Выводы, положения и фактический материал диссертации можно продуктивно использовать в процессе преподавания лексикологии, фразеологии, синтаксиса, спецкурсов и спецсеминаров, теории и практики перевода на филологических факультетах вузов страны.

3. Научные достижения диссертации могут способствовать в дополнении теоретических аспектов синтаксиса таджикского языка и решению некоторых вопросов фразеологии.

4. Результаты диссертации могут служить в качестве основы в дальнейших научно-исследовательских работ в области фразеологии и синтаксиса.

**Основные положения диссертации отражены  
в следующих публикациях автора:**

- I.Статьи, опубликованные в изданиях, входящих в перечень ВАК при Президенте РТ:**  
[1 – А]. Нурматова М. Р. Синтаксические функции глагольных фразеологизмов // ХГУ. Вестник Университета, № 3(53), 2017 – С. 196-199.  
[2 – А]. Нурматова М.Р. Спрягаемая и неспрягаемая форма глагольных фразеологических единиц // ХГУ. Вестник Университета, № 2(55), 2018. – С. 189-194.  
[3 – А]. Нурматова М.Р. Семантическая и грамматическая структура глагольных фразеологических единиц в таджикском языке // Вестник ТГУБПП, № 2 (43) 2019. – С. 119-128.

**II. Статьи, опубликованные в других изданиях:**

- [4 – А]. Нурматова М.Р. Из истории изучения фразеологии таджикского литературного языка // Материалы республиканской научно-практической конференции, посвященные десятилетию ГМИТ. – Бустон, 2016. – С. 181-183.  
[5 – А]. Нурматова М.Р. Использование глагольных фразеологических единиц в функции членов предложения // Материалы республиканской научно-практической конференции, посвященные десятилетию ГМИТ. – Бустон, 2016. – С.183-184.  
[6 – М]. Нурматова М. Р. Семантические особенности фразеологических единиц // Материалы республиканской научно-практической конференции, посвященной 80-летию доцента М.С. Сатторова на тему: “Национальное единство и инновационное развитие экономики РТ”. ГМИТ– Бустон, 20 мая 2017. – С. 222-224.  
[7 – М]. Нурматова М.Р. Синтаксическая функция глагольных фразеологических единиц // Материалы международной научно-практической конференции. – Бустон-ГМИТ 30 апреля 2017. – С. 105-107.  
[8 – М]. Нурматова М.Р. Глагольные фразеологизмы и их синтаксическая функция // Научно-практическая республиканская конференция Худжандского государственного университета имени академика Бободжона Гафурова, 14 апреля 2017 г. – С.167- 169.  
[9 – М]. Нурматова М.Р. Синтаксическая структура фразеологических единиц в таджикском литературном языке// Материалы республиканской научно-практической конференции, посвященной Дню государственного языка: “Проблемы создания технических текстов на государственном языке”.–Бустон: ДКМТ, 13 октября 2018. – С.62-64.  
[10 – М]. Нурматова М.Р. Степень изученности глагольных фразеологических единиц в таджикском литературном языке // Материалы республиканской научно-практической конференции. – Бустон, 10 ноября 2018. – С.123-125.  
[11 – М]. Нурматова М.Р. Классификация глагольных фразеологических единиц // Материалы республиканской научно-практической конференции – Бустон: ГМИТ, 10 ноября 2018. – С.126-129.  
[12 – М]. Нурматова М.Р. Синтаксические функции глагольных фразеологических сочетаний // Материалы республиканской научно-практической конференции:Геология и поиск полезных ископаемых. – Бустон: ГМИТ 15 ноября 2018. – С.193-195.  
[13 – М]. Нурматова М.Р. Полисемия глагольных фразеологических сочетаний // Бустон, ГМИТ. Материалы международной научно-практической конференции, 30 апреля 2019 г. – С. 165-167.  
[14 – М]. Нурматова М.Р. Фразеологические предложения в таджикском языке // Материалы республиканской научно-практической конференции – Худжанд, 18 мая 2019 г. – С.68- 70.  
[15 – М]. Нурматова М.Р. Синтаксическая структура фразеологических единиц в таджикском литературном языке // Материалы научно-практической конференции, посвященной четвертой национальной цели – индустриализации страны. – Бустон,ГМИТ. 2019. – С.62-65.

- [16 – М].** Нурматова М.Р. Нормы употребления глагольных фразеологических единиц // Материалы международной научно-практической конференции. – Бустон: ГМИТ. – 30 апреля 2018 г. – С.115-117.
- [17 – М].** Нурматова М.Р. Предикативные фразеологические единицы в функции сказуемого // Материалы международной научно-практической конференции: Логистика мультимодальная трансформация: проблемы и пути их решения. – Бустон: ГМИТ, 22 декабря 2018. – С. 264 -266.
- [18 – М].** Нурматова М.Р. Синтаксическая полисемия фразеологических единиц в таджикском литературном языке // Материалы научно-практической конференции. – Бустон: ДКМТ, 22 декабря 2018 г. – С. 266 -268.
- [19 – М].** Нурматова М.Р. Изучение глагольных фразеологических единиц таджикского языка в зависимости от специальности студентов // Проблемы развития технического мышления молодых инженеров и пути их решения в современном периоде. Научно-практический областной семинар.Бустон-ГМИТ. 14 марта 2020 г. – С.56-58.
- [20 – М].** Нурматова М.Р. Глагольные фразеологические единицы таджикского языка и степень его изученности // Научно-практическая международная конференция “Медиалингвистика и стилистика: проблема и перспектива”, посвященная 85-летию профессора Бахриддина Камолиддина.ТНУ.(22-23 октября 2020 г.). – С.373-377.
- [21-М]** Нурматова М.Р. Глагольные фразеологические единицы всовременнымтаджикском языке // Материалы республиканской научно-практической конференции, посвященные 30-летию независимости Республики Таджикистан – Бустон-ГМИТ 2021. – С. 161-163.

## **Хулосаи мухтасари**

**кори диссертатсионии Нурматова Мақсуда Рӯзибоевна дар мавзуи**

**«Вазифаҳои нахвӣ ва баъзе вижагиҳои воҳидҳои фразеологии феълӣ дар забони адабии мусосири тоҷикӣ», ки аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 – Забони тоҷикӣ пешниҳод гардидааст.**

**Калидвожаҳо:** забони тоҷикӣ, фразеология, грамматика, синтаксис, вазифаҳои синтаксисӣ, фразеологизмҳо, фразеологизмҳои феълӣ, аъзоҳои чумла, мубтадо, хабар, муайянкунанда, пуркунанда, ҳол, ибора, чумла, ибораҳои масдарӣ, ибораҳои сифати феълӣ.

Диссертатсиия номзадӣ таҳқики мавқеи воҳидҳои фразеологиро дар соҳтори нахвии забони тоҷикӣ фаро мегирад. Дар диссертатсия бори нахуст вазифаи нахвии воҳидҳои фразеологӣ дар заминаи маводи адабиёти бадеӣ ва ВАО мавриди таҳқики монографӣ қарор гирифтааст. Воҳидҳои фразеологӣ як хиссаи пурғановати хазинаи луғавии забони тоҷикиро ташкил намуда, дар ҳамаи услубҳои баён ба кор бурда мешаванд.

Дар рисола дар бобати воситаҳои грамматикии алоқаи аъзоҳои чумла, ки бо воҳидҳои фразеологии феълӣ ифода гардидаанд, мулоҳизаҳои нав зикр ёфтаанд, ки то кунун аз назари таҳқигарони воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ дур мондаанд. Воҳидҳои фразеологии феълӣ, ҳоҳ дар шакли таркиб, ҳоҳ дар қолаби ибора ё чумла ифода шуда бошанд, ҷузъи бунёдиро феъли тасрифӣ ё тасрифнашаванда (масдар, сифати феълӣ, феъли ҳол) ташкил медиҳад. Ҷузъи асосии таркиб, ибора ва ҷумлаҳои реҳта бо шаклҳои тасрифии феъл ифода ёфта бошад, ВФФ ҳусусияти предикативӣ пайдо намуда, дар таркиби ҷумла ҳамеша ба вазифаи хабари феълӣ меояд. Як сабаби ба миён омадани вариантҳои гуногуни воҳидҳои фразеологӣ, аз як тараф, соҳти нисбатан мураккаби онҳост, ки дар қолабҳои мухталифи нахвӣ воқеъ гардида, аз ду зиёда калимҳои мустақилмаъноро дар бар мегиранд. Дар қолаби солим ва табиии ифода дар хотир нигоҳ доштани чунин ибораю ҷумлаҳои реҳта барои соҳибзабонон ҳам мушкил аст, аз тарафи дигар, устодони қаломи бадеъ, ки аз соҳту маънои фразеологизмҳои забони модарии худ огоҳии комил доранд, ба ҳусни табиии ифодай онҳо осебе нарасонида бо ягон нияти услубӣ таркиб ё соҳтори нахвии фразеологизмҳоро тағиیر медиҳанд ва ё бидуни тағиیر ҳам ба тарзे корбаст мекунанд, ки назари хонандаро бозмедорад ва ба ў завқи бадеъ мебахшад.

Бо назардошти масъалаҳои мазкур таҳқики масъалаҳои соҳтори воҳидҳои фразеологӣ дар омӯзишу муайян намудани тамоюлу падидаҳои забони тоҷикӣ муҳим мебошад. Рӯй овардан ба омӯзиш ва таҳқики илмии масъалаҳои соҳтори нахвии воҳидҳои фразелогӣ ва муродифоти онҳо дар забоншиносии тоҷик аз ҳадафҳои зарурӣ ва саривақтӣ буда, барои муайян ва ҳал намудани нуктаҳои норавшану баҳсангез таъсири бевосита ҳоҳад расонид.

## АННОТАЦИЯ

**диссертационной работы Нурматовой Максуды Рузибоевны на тему: “Синтаксические функции и некоторые особенности глагольных фразеологических единиц в современном таджикском литературном языке”, по специальности 10.02.01 – Таджикский язык**

**Ключевые слова:** таджикский язык, фразеология, грамматика, синтаксис, синтаксические функции, фразеологизмы, глагольные фразеологические единицы, члены предложения, подлежащее, сказуемое, определение, дополнение, обстоятельство, словосочетание, предложение, инфинитивный оборот, причастный оборот.

Данная диссертация представляет собой аналитическое исследование местоположения ГФЕ в структуре синтаксиса таджикского литературного языка. В диссертации впервые на основе материалов художественной литературы глагольные фразеологические единицы подвергаются монографическому исследованию.

В диссертации по вопросу грамматических средств связи членов предложения, выраженные глагольными фразеологическими единицами изложены некоторые новые суждения, которые до сих пор оставались вне поля зрения исследователей фразеологии таджикского языка. В глагольных фразеологических единицах во всех его формах: и в форме сочетаний, и в форме словосочетаний и предложений фундаментальную основу составляют спрягаемые и неспрягаемые (инфinitив, причастие, деепричастие). Если основа глагольных фразеологических сочетаний, словосочетаний, предложений выражена при помощи спрягаемых глаголов, ГФЕ обретает предикативный характер и в составе предложения всегда выступает в роли сказуемого. Одной из причин появления различных вариантов фразеологических единиц является их относительная сложная структура, которая позволяет создавать их в различных синтаксических конструкциях, состоят из двух и более самостоятельных компонентов. Употребление фразеологических словосочетаний и предложений в здоровой естественной форменелегко, а мастера слова, которые в совершенстве знают тонкости семантики и структуру фразеологизмов родного языка как определённой стилистической интенцией, не нанося ущерба их естественному изяществу изменяют их синтаксическую структуру, или без изменений используют таким образом, что задерживают взгляд своего читателя и вызывают интерес и восхищение.

Исходя из вышеизложенного, исследование структуры фразеологических единиц является актуальным при изучении и определении тенденций и явлений таджикского языка. Обращение к изучению и научному переосмыслению синтаксической структуры фразеологических единиц и их синонимии в таджикском языкознании является важным и своевременным, и несомненно, повлияет на решение спорных и неясных нюансов в этой области языка.

## **ANNOTATION**

**dissertation work of Nurmatova Maksuda Ruziboevna on the topic: “Syntactic functions and some features of verbal phraseological units in the modern Tajik literary language”, specialty 10.02.01 - Tajik language**

**Key words:** Tajik language, phraseology, grammar, syntax, syntactic functions, phraseological units, verbal phraseological units, sentence members, subject, predicate, definition, object, circumstance, phrase, sentence, infinitive construction, participial construction.

This dissertation is an analytical study of the location of HPE in the structure of the syntax of the Tajik literary language. In the dissertation, for the first time, on the basis of fiction, verbal phraseological units are subjected to a monographic study.

In the dissertation on the issue of grammatical means of communication of the members of the sentence, expressed by verbal phraseological units, some new judgments are set out, which have so far remained out of the field of view of researchers in the phraseology of the Tajik language. In verbal phraseological units in all its forms: in the form of combinations, and in the form of phrases and sentences, the fundamental basis is conjugated and non-conjugated (infinitive, participle, gerund).

If the basis of verbal phraseological combinations, phrases, sentences is expressed with the help of conjugated verbs, the HPE acquires a predicative character and always acts as a predicate in a sentence. One of the reasons for the appearance of various variants of phraseological units is their relatively complex structure, which allows them to be created in various syntactic constructions, consisting of two or more independent components. The use of phraseological phrases and sentences in a healthy natural form is not easy, and masters of the word, who perfectly know the subtleties of semantics and the structure of phraseological units of their native language with a certain stylistic intention, without damaging their natural elegance, change their syntactic structure, or use them without changes in such a way that they detain the eye its reader and arouse interest and admiration.

Based on the foregoing, the study of the structure of phraseological units is relevant in the study and identification of trends and phenomena in the Tajik language. Appeal to the study and scientific rethinking of the syntactic structure of phraseological units and their synonymy in Tajik linguistics is important and timely, and will undoubtedly affect the solution of controversial and unclear nuances in this area of the language.